

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ «ДОНИШГОҲИ  
ДАВЛАТИИ БОҲТАР БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ»**

**ВБД: 930.15:524.1(575.3)**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*

**ҚУРБОНОВ МЕҲРУБОН МИРЗОЕВИЧ**

**ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ВОСИТАҲОИ АЛОҚА ДАР ВИЛОЯТИ  
ХАТЛОНИ ҶШС ТОҶИКИСТОН (солҳои 1924 – 1991)**

**АВТОРЕФЕРАТИ**

**диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои  
таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.02. – Таърихи ватанӣ  
(таърихи халқи тоҷик)**

**Боҳтар – 2022**

Диссертатсия дар кафедраи таърихи халқи тоҷики Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” омода шудааст

**Роҳбари илмӣ:** **Алимов Давлаталӣ Халилович** - доктори илмҳои таърих, дотсент, мудири кафедраи таърихи умумӣ ва фарҳангшиносии МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав»

**Муқарризони расмӣ:** **Ҳусайнов Аҳмадҷон Қурбонович** – доктори илмҳои таърих, дотсент, декани факултети таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддини Айнӣ  
**Абдурахмонов Зевар Вафозарович** – номзади илмҳои таърих, сардори шӯбаи тарбияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Муассисаи пешбар:** **Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров**

Ҳимоя рӯзи «02» марти соли 2023 соати 13<sup>00</sup> дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6Д.КOA-035 барои ҳимояи диссертатсияҳо ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, ки дар назди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33) амал мекунад, баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар Китобхонаи марказии илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба номи И. Ганди ва сомонаи расмии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ([www.institute-history.tj](http://www.institute-history.tj)) шинос шудан мумкин аст.

**Автореферат санаи «\_\_» \_\_\_\_\_ соли 2023 тавзеъ шудааст.**

**Котиби илмии  
Шӯрои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои таърих, профессор**

**А. Раҷабов**

## МУҚАДДИМА

**Мубрамияти мавзуи таҳқиқот.** Дар шароити ҷаҳонишавӣ воситаҳои алоқа бо суръатҳои тез ба яке аз унсурҳои муҳими тамаддунӣ табдил ёфта, дар ин самт инқилоби бузург ба амал омад. Дар аввали ҳазорсолаи сеюм дар дунё воситаҳои нави гуногуни алоқа, аз он ҷумла кайҳонӣ ба вучуд омада дар ҳаёти ҳамаҷузъаи инсон тағйирот ва пешравиҳои оламшумулро ба амал овард.

Дар аввали асри XX дар низоми алоқаи Тоҷикистон низ таҷҳизот ва технологияи муосири инноватсионии воситаҳои алоқа ба роҳ монда шуда, дар ҷумҳурӣ дар ин соҳа истифодаи алоқаи муосири моҳвораӣ барои рушди минбаъдаи он имкониятҳои навро ба миён овард. Аз ин рӯ таҳлили муқоисавии таърихи ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа, истифодаи таҷрибаи Тоҷикистони Шӯравӣ дар шароити Тоҷикистони соҳибистиклол дар партави муносибати нав ба омӯзиши таърих, вақте ки таъсири идеология ба баҳодиҳии воқеаҳои мушаххаси таърихӣ ва равандҳои демократӣ дар Тоҷикистон вучуд надорад, барои инъикоси таърихи пайдоиш ва инкишофи он имкониятҳои нави объективӣ фароҳам меоварад.

Бояд қайд кард, ки дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ дар ташаккул ва рушди системаи алоқаи вилояти Хатлон захираҳои хеле калони моддию техникӣ ва инсонӣ сафарбар карда шуда буданд. Дар ин робита, омӯзиши масъалаи мазкур ба он хотир зарурат касб мекунад, ки дар илми таърихнигории ватанӣ ҳанӯз масъалаҳои ташаккул ва рушди алоқа мутобиқ ба минтақаҳои ҷудогонаи ҷумҳурӣ амалан ба таври кофӣ тадқиқ карда, аз назари илмӣ, мушаххас ва ба таври маҷмӯӣ омӯхта нашудааст.

Мубрамияти мавзуи тадқиқшаванда дар он зоҳир мегардад, ки рушди шабакаи алоқа дар яке аз вилоятҳои калони ҷумҳурӣ дар давраи тадқиқшаванда, на танҳо баланд бардоштани иқтисодии иқтисодии яке аз минтақаҳои ҷумҳуриро таъмин намуда буд, балки фаъолияти пурсамари соҳаи мазкур аҳамияти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ низ дошт. Зеро, дар натиҷаи сохтмони объектҳои алоқа аҳолии ҷумҳурӣ ба таври фаъолона ба сохтмони ҳаёти нави сотсиалистӣ ҷалб карда шудаанд.

Тадқиқи масъалаи мазкур боз аз он ҷиҳат ҳам аҳамиятнок аст, ки дар рисола то чи андоза муҳим будани таҷрибаи таърихии дӯстии халқҳои ИҶШС, муттаҳидӣ ва ҳамкориҳои онҳоро дар ташаккул ва инкишофи низоми алоқа дар як вилоят нишон медиҳад. Солҳои 20 -30 -юми асри XX дар ноҳияҳои навтаъсиси вилояти Хатлон сарфи назар аз шароити саҳти иқлимии қор, ки ҳарорати гармӣ то 50 дараҷа мерасид, дар қишлоқҳои дурдасти кӯҳӣ, халқи тоҷик бо ёрии мутахассисони бисёре аз кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар як муддати кӯтоҳ хатти алоқаи почта, телефон, телеграф ва радиоро ташкил намуданд.

Омӯзиш ва хулосаи таҷрибаи мусбати таърихӣ ва ошкор намудани падидаҳои манфӣ дар масъалаи тадқиқшаванда на танҳо ба шиносӣ, балки ба рушди минбаъдаи шабакаи алоқа дар шароити Тоҷикистони соҳибистиклол мусоидат мекунад. Дар робита ба ин, мубрамияти мавзӯ дар он асоснок карда мешавад, ки дар тӯли якчанд даҳсола дар илми таърихи ватанӣ ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа одатан ба таври истисноӣ бо тавсеаи воситаҳои нави техникӣ тафсир карда мешуд. Дар ҳақиқат

чорабиниҳо доир ба рушди воситаҳои алоқа дар давраи тадқиқотӣ дар вилояти Хатлон доман паҳн карда, аз ҳама зиёд самти иҷтимоию иқтисодӣ дошта, сипас ҳамчун падидаи махсус ифода ёфтааст.

Дар давраи таҳқиқшаванда, таҷрибаи азнавсозӣ, ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа на танҳо намунаҳои зиёди қаҳрамонии меҳнатӣ ва фидокорӣ, балки тасмимҳои часуруна ва асосии муҳандисию техникаро тавлид карданд. Дар ин робита, дар давраи таҳқиқшаванда дар вилояти Хатлон дар соҳаи рушди воситаҳои алоқа таҷрибаи муайяне андӯхта шудааст, ки ҳам чанбаи мусбӣ ва ҳам чанбаи манфӣ дорад. Аз ин рӯ, дар кори диссертатсионӣ дар асоси сарчашмаҳои муътамад ва маводи зиёд таҷрибаи бузурги таърихӣ рушди давлатии воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлон дар солҳои 1924 – 1991-и қарни XX хулоса карда мешавад.

Агар дар аввали солҳои 30-юм дар ноҳияҳои вилоят нахустин нуқтаҳои алоқа – почта, телефон, телеграф ва радио пайдо шуда бошад, пас дар солҳои 80-уми асри XX қариб тамоми аҳолии вилоят бо хизматрасонии воситаҳои алоқа таъмин шуда буд.

Аҳаммияти илмии мавзуи мазкур дар нуқтаҳои зерин инъикос мегардад:

- дар рисола рушди соҳаи воситаҳои алоқа дар мисоли яке аз минтақаҳои чумхурӣ таҳлил гардида, саҳифаҳои таърихи он оид ба рушди алоқайи муосир дар солҳои 20-уми асри XX мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст;

- мубрамии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки чанбаҳои таърихӣ инкишофи соҳаи воситаҳои алоқа мавриди омӯзиш қарор гирифта, алоқамандии он аз системаи сиёсӣ, сохтори идорӣ ва алоқамандӣ бо илм нишон дода шудааст;

- дар диссертатсия рушди соҳаи алоқа, мушкилоти соҳа, ҳодисаҳои сиёсии бавучудода ва пайомадҳои он барои соҳа дар мисоли минтақаи Хатлон аз нуқтаи назари илмӣ- муқоисавӣ таҳлил гардида, давраҳои инкишофи он зина ба зина нишон дода шудааст;

- омӯзиши мавзуи мазкур методҳои нави таҳқиқотро пешбинӣ намуда, дар омӯзиши таърихи замони муосири халқи тоҷик саҳми муайян мегузорад;

- дар асоси маводи бойгонӣ, факту далелҳои таърихӣ, хотираҳои иштирокчиёни ҳодисаҳои таърихӣ тамоми ҳодисаҳои давраи солҳои 1924-1991 аз нуқтаи назари илми таърих мавриди таҳлили амиқ қарор дода мешавад.

Дар асоси ҳамин таҳқиқот доир ба мавзуи интихобшуда хулосаҳои илмӣ бароварда шуданд ва чанбаҳои асосии инкишофи воситаҳои алоқа муайян карда шуд ва ин сабаб хоҳанд шуд, ки онҳо дар навбати худ барои ривочу раванқ додани тадқиқотҳои минбаъда дар соҳаи таърихи алоқа ҳамчун сарчашмаи илмӣ мусоидат хоҳанд кард. Кори илмии мазкур таърихи воситаҳои алоқайи замони шӯравиро таҳлил намуда, таҷрибаи онро ҳамчун намунаи роҳнамо барои соҳаи алоқайи имрӯз ва фардои Тоҷикистон ҳамчун намунаи корнамоиҳо пешкаш менамояд, то ки онҳо аз ин таҷриба дар кори худ истифода кунанд.

**Сатҳи омӯзиши илмии мавзӯ.** Мавзуи таърихи ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлони ҶШС Тоҷикистон борҳо дар навиштаҳои олимону донишмандони ватаниву хориҷӣ таъкид шудааст. Аммо омӯзишу таҳқиқи хоссаи ин мазӯъ нишон медиҳад, ки он, асосан, дар шакли

мақолаҳову гузоришҳо баён ёфта, дар ин самт то кунун таҳқиқоти ҷудогонае сурат нагирифтааст. Нуқтаҳои алоҳидаи инкишофи сохти иҷтимоӣ ва сиёсии давлат ва таъсири он ба инкишофи илм ва аз он ҷумла соҳаи алоқа дар китобҳои Кабилов Ҳ. оварда шудаанд, ки дар онҳо оиди таърихи барқарор ва рушди воситаҳои алоқа дар ҷумҳурии ба таври ҷудогона маълумотҳо дода мешаванд. Тавре, ки аз таҳлили таърихнигорӣ муайян мегардад, таърихи пешазинкилобӣ ва давраи Шӯравӣ доир ба таърихи сохтмони объектҳои алоқа, рушди воситаҳои алоқа ва таҷҳизи объектҳои алоқа ба воситаҳои техникӣ дар Тоҷикистон то андозае тадқиқ шудааст. Аз ҷониби муҳаққиқон асарҳои зиёде рӯйи ҷоп омадааст, аммо таърихи ташаккул ва рушди низомии алоқа дар вилояти Хатлон пурра омӯхта нашудааст. Тавре таҳлил нишон медиҳад, аз рӯйи таърихнигорӣ асарҳои аз рӯи мавзӯ ҷопшударо ба панҷ гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст.

Ба **гурӯҳи якум** асару мақолаҳо, гузоришу баромадҳо ва Паёмҳои ҳамасолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар, ки дар онҳо Сарвари давлат ба масоили гуногуни таърихи давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистон дахл кардааст, дохил мешаванд<sup>1</sup>.

Ба **гурӯҳи дуюм** асарҳои бунёдӣ ва дастаҷамъона, монографияҳо ва мақолаҳои илмӣ “История таджикского народа”, “Очеркҳои таърихи Тоҷикистони Советӣ”, “История таджикского народа: XX век”, Музаффар Азизӣ, Карлова Е.Л., Скропишева В.Г., Китаева Н.Ж., Саидзода Обидҷон, Глейзер М.С., Потапов Н.М, Сергейчук К.Я., Хочазод С. ва дигаронро дохил кардан мумкин аст, ин асарҳо бавосита ва ё бевосита ба таърих ва таърихнигории воситаҳои алоқавӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон марбутанд<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Раҳмонов Э. Тоҷикистон: 10 соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. – Душанбе, 2001; Раҳмонов Э. Тысяча лет – в одну жизнь: Сборник выступлений, речей, интервью и статей. – Душанбе: Ирфон, 2003; Раҳмонов Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва бедорӣ миллат. Ҷ.1-8. – Душанбе: Ирфон, 2006-2010; Раҳмон Эмомалӣ. Уфукҳои истиқлол. – Душанбе: Ганҷ-нашриёт, 2018.

<sup>2</sup>Заминаҳои пайдоиши почтаи Тоҷикистон. – Душанбе, 2011; Музаффар Азизӣ. Мухтасар таърихи Хатлон. – Кӯлоб, 1992; Карлова Е.Л., Скропишева В.Г. К вашим услугам – почта. – Лениздат, 1985; Саидзода Обидҷон. Умре бо радио. – Душанбе: Бухоро, 2017; Китаева Н.Ж. Охрана труда на предприятиях почтовой связи. – М.: Радио и связь, 1986; Глейзер М.С., Потапов Н.М. Радио в дни войны: Очерки и воспоминания видных военачальников, известных писателей, деятелей искусства, дикторов радиовещания. – М.: Искусство, 1982; Сергейчук К. Я. Технический прогресс средств связи в семилетке. – М.: Знание, 1959; Хочазод С. Таърихи Радиои Тоҷикистон. Қисми 2. – Душанбе: Деваштич, 2006; История таджикского народа. В трех томах, пяти книгах. // Под ред. академика АН СССР Б. Гафурова и др. М.: Наука, 1963 -1965; Хайдаров Г.А. История таджикского народа: XX век. - Ходжент, 2001; Эркаев М., Николаев Ю., Шарофов Я. Очерки таърихи Тоҷикистони совети. - Сталинабад, 1960; Раҳматуллоев А. Мухторов С. Очеркҳои таърихи Тоҷикистони совети. - Душанбе: Маориф, 1989; Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана Т.1 (1903-1937 гг.). 3-е изд., доп. и переработ. - Душанбе: Ирфон, 1980; Т.2 (1938-1983 гг.). - Душанбе: Ирфон, 1984; Набиева Р.А., Зикриёев Ф.Б. Таърихи халқи тоҷик. - Душанбе: Сарпараст, 2001; Набиева Р., Зикриёев Ф., Зикриёева М. Тоҷикистон дар асри XX ва аввали асри XXI. - Душанбе: Матбуот, 2008; История таджикского народа. Т. III. Кн. 1. – М., 1964; История таджикского народа. Т. III. Кн. 2 (1938-1963 гг.). – М.: Наука, 1965;

**Гуруҳи сеюм аз рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ иборат аст. Дар ин рисолаҳо аслан таърихи барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос шудаанд<sup>3</sup>. Ба мисоли рисолаҳои Кабиров Х.К., Каримов**

История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917–1941 гг.). – Душанбе, 2004; История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 гг.). – Душанбе, 2011; Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.). - Душанбе, 1967; Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). - Душанбе, 1968; Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). - Душанбе: Дониш, 1980; Медведев Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане. - Душанбе, 2005; Развитие связи в СССР. Под. Ред. Псурцева Н.Д. – М.: Связь, 1967; Джураев Л. Телевидение. – Душанбе: Ирфон, 1979; Попов Д.И. Алло. я вас люблю. – Душанбе: Ирфон, 2002; Барсук В.А., Мацнев В.П., Тихонова А.Ф. Организация и планирование почтовой связи. Учебник для вузов связи. – М.: Связь, 1977; Назаршоев Н.М. Интеллигенция Таджикистана в 1961-1985гг. – Душанбе: Дониш, 1989; Питаевский П.И. Планирование хозяйства района. – М., 1955; Симчук М.К. Почтовые правила. – Душанбе, 2000; Шарипов В., Рахматуллаев Х. Шаги нашего развития. (Материалы о развитии экономики, наука и культуры, росте материального благосостояния трудящихся Таджикской ССР). – Душанбе: Ирфон, 1976; Чураева М. Цилои ситораҳои телевизион. – Душанбе: Сарпараст, 2003; Джураев А. Телевидения. – Душанбе: Ирфон, 1979; Скоробогатов И.М. Компартия Таджикистана в борьбе за развитие народного хозяйства республики в послевоенный период (1945-1953 гг.). – Душанбе, 1963; Симчук М.К. Почтовые правила. – Душанбе, 2000; Советский Таджикистан за 60 лет. – Душанбе: Ирфон, 1984; Нурматова М.Р. Таърихи пайдоиш ва инкишофи алоқаи радио дар вилояти Сугди Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми ДМТ. – 2019. – №6. – С.104-106; Кабиров Х. Тараққиёти воситаҳои алоқа дар РСС Тоҷикистон //Радиогузаронӣ ва радиошунавонӣ. – Сталинобод, 1959. - С.29-31; Хочазод С. Донишномаи радио ва телевизиони Тоҷикистон. – Душанбе: Шучоён, 2009; Осмонова А.М. Роль средств массовой информации в пропаганде новой обрядности. – Душанбе: Дониш, 1981.

<sup>3</sup>Абдурахмонов З.Ф. История формирования и развития системы связи в Горно-Бадахшанской Автономной области Республики Таджикистан (20-е годы XX – начало XXI вв.). Дисс... канд. ист. наук. – Душанбе, 2013; Айтуганова М.Л. Становление системы радиовещания в Татарстане: (1918-1941гг.): Дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / М.Л. Айтуганова. – Казань, 1996; Гатина Р.Р. Становление и развитие средств связи в Татарстане в 1917-1941 гг.: Дисс...канд.ист.наук: 07.00.02/ Р.Р. Гатина. – Казань, 2008; Даутова Р.В. Становление и развитие телевидения в Татарстане (вторая половина 1950-х 1985 гг.): Дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / Р.В. Даутова. - Казань, 2004; Егоров А.И. Формирование и развитие системы средств массовой информации в национальном регионе (На материалах Казахстана 1925-1999 гг.): Дисс... канд. ист. наук: 07.00.01 / А.И. Егоров. - М., 1991; Кабиров Х.К. Развитие средств связи в Таджикской ССР: Дисс... канд. эконом. наук / Х.К. Кабиров. — Душанбе, 1967; Костякова Ю.Б. Становление и развитие системы массового радиовещания в национальных районах Южной Сибири (1928-1961 гг.): Дисс. канд. ист. наук: 07.00.02 / Ю.Б. Костякова. – Абакан, 2007; Криворученко К.С. Становление и развитие московской городской телефонной сети: 1882-2005 гг.: Дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / К.С. Криворученко. Москва, 2005; Кожиров Б.К. Развитие отрасли связи в Казахстане в период развитого социализма (1960-1975 гг.): Дис... канд. эконом, наук / Б.К. Кожиров. - Алма-Ата, 1976; Мансыров Х.С. Развитие средств связи в дореволюционной Ср. Азии: Дисс... канд. эконом, наук / Х.С. Мансыров. – Ташкент, 1967; Ружников В.Н. Отечественное радиовещание: пути и проблемы становления (ретроспектива и современность): Дис... доктора филол. наук / В.Н. Ружников. – М., 1992; Шестопалова Е.В. История становления и развития радиовещания в Иркутской области в 1920-1930-е. Дисс...канд. ист. наук: 07.00.02 / Е.В. Шестопалова. – Иркутск, 2008; Чернов Ф.М. Исторические и социально-политические аспекты становления и развития радио и телевидения в Кыргызстане. Дисс...канд. ист. наук: 07.00.02 / Ф.М. Чернов. – Бишкек, 2010; Новокраценова Т.М. Создание и развитие

А.А., Абдурахмонов З.Ф., Каримов А.А., Рихсиев Б.А., Мамбетсариев Т.М., Шаймергенова Т.А., Кожиров Б.К., Чернов Ф.М., Новокрашенова Т.М., Сагинбеков Р., Гуревич П.С., Кадиоров Т.Д., Киселев Н.Ю., Тихонов О.Н., Даутова Р.В., Гатина Р.Р., Егоров А.И., Айтуганова М.Л., Костякова Ю.Б., Криворученко К.С., Ружников В.Н., Шестопалова Е.В., Мелников А.И., Морев В.А., Гайдучок О.Я. ва дигарон.

Аммо дар онҳо чабҳоҳои алоҳидаи рушди воситаҳои алоқаи минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар бунёди инкишофи воситаҳои алоқаи кишвар дар рисолаи номзодии Кабиоров Ҳ. таҳқиқ шудаанд.

Ба **гурӯҳи чорум** бошад матбуоти даврӣ, рӯзномаву маҷаллаҳои марказӣ, вилоятӣ ва ноҳиявӣ дохил мешаванд<sup>4</sup>. Дар ин самт олимон,

радиовешания в Туркменистане (середина 20-х и 50-е гг.): Дисс... канд. ист. наук. Ашхабад, 1986; Мельников А.И. Создание и развитие массового радиовещания - важного средства идеологической работы КПСС (1924-1928гг.). Дисс... канд.ист.наук. - М.,1966; Сагынбеков Р. Создание и развитие массового радиовещания в Казахской ССР (1928-1941 гг.): Дисс. канд. ист. наук. - Алма-Ата, 1973; Морев В. А. История средств и способов связи Томской губернии второй половины XIX - первой четверти XX вв. Дисс... канд. ист.наук. - Томск, 2004; Гайдучок О.Я. История развития радио и ТВ Тюменской области (1946-1991 гг.): автореф. дисс... канд. ист. наук: 07.00.02. / О.Я. Гайдучок. -Тюмень, 2006; Гуревич П.С. Роль радиовещания в культурной революции в СССР (1917-1941): автореф. дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / П.С. Гуревич. - М., 1965; Кадыров Т.Д. История развития радиовещания и телевидения в Республике Кыргызстан (1928-1990 гг.): автореф. дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / Т.Д. Кадыров. - Бишкек, 1993; Каримов А.А. Радио и телевидение как средства идейно-политического воспитания учащихся-старшеклассников: автореф. дисс... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.А. Каримов. - Душанбе, 1974; Киселев Н.Ю. Создание и развитие системы радиовещания в Башкирской АССР (Исторический опыт. Проблемы эффективности национального радиовещания): автореф. дисс... канд. ист. наук: 07.00.10 / Н.Ю. Киселев. -Л., 1989; Погарцев В.В. Становление и развитие системы радиовещания на Дальнем Востоке России (1901-1956 гг.): автореф. дисс... канд. ист. наук: 07.00.02 / В.В. Погарцев. Хабаровск, 2006; Тихонов О.Н. Создание и деятельность Марийского радио и телевидения: автореф. дисс. канд. ист.наук: 07.00.02/О.Н.Тихонов. - Казань, 1995; Рихсиев Б.А. Становление и развитие Узбекского радиовещания (1917-1937 гг.). Автореф. дисс. канд.ист.наук. - Ташкент,1972; Жеребкин М.В. Деятельность печати по развитию социальной активности масс: Автореф. дисс... канд. ист. наук. - М., 1990; Мамбетсариев Т.М. Роль партийно-советской печати Киргизстана в осуществлении культурной революции (1924-1958 гг.): Автореф. дисс... канд. ист. наук. - М., 1968; Шаймергенова Т.А. Развитие киргизской печати и ее роль в социалистическом преобразовании республики (1924-1937 гг.): Автореф. дисс... канд. ист. наук. - Фрунзе, 1984.

<sup>4</sup>Коженикова Е., Эргашева З., Гайсина Л. В Таджикистане не будет новых сотовых компаний // Азия-Плюс. Hi-Tech. - 2006. - май (№3); Сайфуллоев С. Ҳар рӯз дар ҷустуҷӯ // Газетаи муаллимон. - 1986. - 1 февр.; Қайюмов Т. Пайвандгарони дилҳо // Садои мардум. - 2002. - 9 окт.; Сайко В. Садои радио дар дехот // Маориф ва маданият. - 1965. - 1 июл.; Сарварова О. Шаҳри панҷоҳсола // Маориф ва маданият. - 1971. - 24 апр.; Саъдиев Ш. Набзи ҷавонӣ // Комсомоли Тоҷикистон. - 1987. - 6 май.; Системаи электронӣ дар алоқа // Тоҷикистони Советӣ. - 1971. - 12 март; Қаландаров Ғ. Воситаи тавоноии ахбороти оммавӣ // Тоҷикистони Советӣ. - 1977. - 7 май; Мирзо Сагтор. Бо теги сухан // Тоҷикистони Советӣ. - 1989. - 7 май; Аҳмедов П. Боевое оружие партии // Кулябская правда. - 1982. - 5 мая; Таваккалов Д. Рубежи связистов // Кулябская правда. - 1982. - 7 мая; Нуров Н. На связи - Душанбинская ГТС // Вечерний Душанбе. - 1987. - 26 март; Каххаров А. Об итогах майского пленума ЦК КПСС и мерах, обеспечивающих выполнение широкой программы мелиоративных и ирригационных работ республике // Комсомолец Таджикистана. - 1966. - 3 июля; Рустамбеков Х. Новый радиоузел // Коммунист Таджикистана. - 1948. - 29 дек.; Радиоузел в Сары-Чашме // Коммунист

муҳаққикон ва рӯзноманигорон тадқиқоти зиёде дар шакли мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ ба чоп расонидаанд. Аммо тадқиқотҳои муфассал, ҳисоботҳои солона ва умуман тамоми таърихи дастовардҳои воситаҳои алоқа бештар дар нашрияҳои умумииттифоқию ҷумҳуриявӣ «Правда», «Известия», «Тоҷикистони Сурх», «Правда Востока», «Ҷумҳурият», «Садои мардум» ва дигарҳо ба чоп расидаанд. Рӯзномаҳои Гусейнов. Отчетный доклад 1-му учредительному съезду КП(б) Таджикистана. (Советский Таджикистан, 1930, 10 июня), Бобораҷаб М. Барои кашонидани почта нақлиёт намерасад. (Минбари халқ, 2009, 22 окт.), Диловаров С. Тафовуте, ки қобили қиёс нест. (Ҷумҳурият, 2011, 22 февр.), Қосимов И. Таскиндиҳандаи дилҳо. (Омӯзгор, 2009, 4 май.), Мелников Н. Незабываемое установка радиостанции в Кулябе. (Комсомолец Таджикистана, 1973, 7 дек.), Филиппов А. Трудовые дела транспортников-связистов. (Коммунист Таджикистана, 1952, 25 янв.), Сайфуллоев С. Ҳар рӯз дар ҷустуҷӯ. (Газетаи муаллимон, 1986, 1 февр.), Қайюмов Т. Пайвандгарони дилҳо. (Садои мардум, 2002, 9 окт.), Сайко В. Садои радио дар деҳот. (Маориф ва маданият, 1965, 1 июл.), Қаландаров Ғ. Воситаи тавоноии ахбороти оммавӣ. (Тоҷикистони Советӣ, 1977, 7 май.), Мирзо Саттор. Бо теғи сухан. (Тоҷикистони Советӣ, 1989, 7 май.), Ахмедов П. Боевое оружие партии. (Кулябская правда, 1982, 5 мая.), Рустамбеков Х. Новый радиоузел. (Коммунист Таджикистана, 1948, 29 дек.), Муродов А. «Почтаи тоҷик» дар хизмати шумо. (Садои мардум, 2017, 10 окт.),

Таджикистана. – 1948. – 22 авг.; Новые общественные постройки // Коммунист Таджикистана. – 1949. – 23 июля; Радиоприемники в колхозе // Коммунист Таджикистана. – 1949. – 24 июля; Султонов М., Бобоев М. Радио ва тарбияи интернационалии меҳнаткашон // Коммунисти Тоҷикистон. – 1968. – №8. – С.62-65; Сапёров В. Радиошунавонӣ ва масъалаҳои тарбияи насли наврас // Коммунисти Тоҷикистон. – 1966. – №9. – С.14-20; Шарифов В. Аслиҳаи тавоноии тарбияи коммунистии меҳнаткашон // Коммунисти Тоҷикистон. – 1963. – №4. – С.23-27; Тулаков А. Коммунисты узла связи // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 10 окт.; Викторов М. Разговор по немедленной связи // Коммунист Таджикистан. – 1968. – 27 июня; Сайко В.А. Без бумаги и без расстояний // Коммунист Таджикистана. – 1969. – 7 мая; Каюмов А. Таджикское радио – школьникам // Телевидение. Радиовещание. – 1973. – №10. – С.21; Мельников Н. Незабываемое // Комсомолец Таджикистана. – 1973. – 7 дек.; Худайбердиев Х. Радиопраздник пяти республик // Правда Востока. – 1970. – 11 янв.; Каримзода Х. Дар шӯбаҳои алоқа оё вазъият хуб аст? // Хакикати Хатлон. – 1990. – 14 фев.; Абдусатторов К. Хохам ба хама роҳравон роҳи сафед // Хакикати Хатлон. – 1990. – 22 фев.; Бозсози дар соҳаи алоқа // Хакикати Хатлон. – 1990. – 27 март; Мухаммадиев Ш. Коргоҳи нави алоқа бунёд мешавад // Хакикати Хатлон. – 1990. – 18 апр.; Чухно Н., Холматов Ю., Мирзоев Т., Каримов Х. Шикояти обуначиён бечо набудааст // Хакикати Хатлон. – 1990. – 19 апр.; Гастроли театра в колхозах // Красный хлопкороб. – 1946. – 2 июня. (К-тубе); Уҳдадорҳои сотсиалистии меҳнаткашони вилояти Кӯлоб дар соли 1986 // Роҳи Ленинӣ. – 1986. – 28 янв.; К посевной компании // Красный хлопкороб. – 1944. – 1 мая; Объявление о перерегистрации точек // Красный хлопкороб. – 1945. – 18 янв.; Лишевский В. Первое столетие телефона // Наука и жизнь. – 1975. – № 7. – С.50-54; Лужецкий Н.Н. Из истории развития городской телефонной связи в нашей стране // Вестник связи. – 1957. – №7. – С.9-12; Псурцев Н.Д. Радио вчера, сегодня, завтра // Радио. – 1974. – №8. – С.24; Павлов Л. А. Советское радиостроительство. К десятилетию советского радиовещания (5.12.1923 – 5.12.1933 гг.) // Говорит СССР. – 1933. – №22.



Хочазод С. Ҳақиқати таърих – ҳақиқати ҳаёт. (Садои мардум, 2007, 12 май), Амиров Б. Алло... ман Кӯлоб. (Ҳақиқати Хатлон, 1989, 15 дек.), Аскар А. Алоқа – пайвандгари дилҳо. (Ҷумҳурият, 2004, 8 май), Кори маданӣ-равшаннамоӣ боз ҳам беҳтар карда шавад. (Болшевики Қўрғонтеппа, 1949, 10 март), Маърузаи ҷонишини раиси комитети иҷроияи Совети депутатҳои халқии вилояти Кӯлоб Л.Я. Терентев. (Роҳи Ленинӣ, 1986, 14 янв.), Алексеева С. Куляб древний и молодой. (Народная газета, 2006, 15 февр.), Худайбердиев Х. Радиофестиваль пяти республик. (Правда Востока, 1970, 11 янв.), Гастроли театра в колхозах. (Красный хлопкороб, 1946, 2 июня) ва маҷаллаҳои Шарифов В. Аслиҳои тавоноӣ тарбияи коммунистии меҳнаткашон. (Коммунисти Тоҷикистон, 1963, №4, С.23-27), Абдулҳамиди Тағой. Радио чист? (Илм ва ҳаёт, 1989, №11, С.37-38), Ибронов М. Қосиди хушпаём. (Занони Тоҷикистон, 1984, №4.), Набиев Н. Телефонӣ. (Занони Тоҷикистон, 1984, №4.), Кабиров Ҳ. Инкишофи воситаҳои алоқаи республика дар панҷсолаи нав. (Коммунисти Тоҷикистон, 1971, №8, С.16-20), Попов Д. Вазифаи олии алоқачиён. (Агитатори Тоҷикистон, 1988, №18, С.7-9), Саричев Ю. Пока без трудностей. (Советский Союз, 1968, №6, С.14), Кабиров Х. Номи баланд. (Тоҷикистон, 1961, №5, С.6-7), Николаева Л. Услуги на дому – неотъемлемая часть нашей работы. (Вестник связи, 1973, №6, С.12), Одною жизнью, дыханьем одним... (Телевидение. Радиовещание, 1974, №10, С.8).

Ба **гурӯҳи панҷум** мавод аз сомонаҳои интернетӣ, пеш аз ҳама сомонаҳои гуногун дохил мешавад<sup>5</sup>. Қобили зикр аст, ки тамоми маводҳо дар бораи таърихи воситаҳои алоқа дар сомонаҳои интернет ҷойгир шудаанд ([www.vsiagaiartika.ru-15.02.2012](http://www.vsiagaiartika.ru-15.02.2012), [www.ogoniok.com-15.02.2012](http://www.ogoniok.com-15.02.2012), [www.tajikpost.tj/ru/история - 22.05.2017](http://www.tajikpost.tj/ru/история-22.05.2017), [www.livejournal - 6.05.2020](http://www.livejournal-6.05.2020), [https://commons.ru.wikipedia.org. – 19.04.2020](https://commons.ru.wikipedia.org.-19.04.2020), [www.muloevsharif-wordpres.com. – 15.03.2020](http://www.muloevsharif-wordpres.com.-15.03.2020), [www.ozodi.Org.13.02.2012](http://www.ozodi.Org.13.02.2012)).

Дар баъзеи онҳо ([https://commons.ru.wikipedia.org. – 19.04.2020](https://commons.ru.wikipedia.org.-19.04.2020), [www.muloevsharif-wordpres.com. – 15.03.2020](http://www.muloevsharif-wordpres.com.-15.03.2020), [www.ozodi.Org.13.02.2012](http://www.ozodi.Org.13.02.2012)) на танҳо масъалаҳои ташаккули воситаҳои алоқа баррасӣ мешаванд, балки масъалаи истифодаи таҷрибаи гузашта, ҳозира ва ҳам ташаккулии амалии алоқа гузошта шудааст.

Масъалаҳои ташаккул ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон - ин бахши масоҳати умумииттифоқӣ (ИҶШС), минтақавӣ (Осиёи Марказӣ), ҷумҳуриявӣ (Тоҷикистон) ва ҳатто маҳаллие (Хатлон) мебошад, ки вай дар соҳаи мухталифи таърихӣ таъйиноти гуногун доштааст. Агар масъалаи

<sup>5</sup>История таджикской почты //tajikpost.tj/ru/ история// Санаи мурочиат: 22.05.2017; История возникновения почты // www.livejournal // подготовила Зара Геворкян // Санаи мурочиат: 6.05.2020. Шапкин В. И. Радио: открытие и изобретение / В. И. Шапкин. - Москва: ДМК ПРЕСС, 2005. // [электронный ресурс]. <https://commons.ru.wikipedia.org.>; Лейтес Л.С. «К истории отечественного радиовещания» Статья [https \[электронный ресурс\].//wikipedia.org.](https://commons.ru.wikipedia.org.); История таджикской журналистики // www.muloevsharif-wordpres.com; Фарҳоди Милод, Бароги Юсуфи, Радиои тоҷикӣ: Мусиқӣ ҷои иттилоотро мегирад /Таджикское радио: Музыка заменит информацию. // www.ozodi.Org.13.02.2012 г.

инкишофи низоми алоқаро дар минтақа давра ба давра таҳлил намоем, маълум мегардад, ки дар солҳои 50 – уми асри XX мақсад ва вазифаи ин соҳа таъмини аҳолии вилояти Хатлон бо воситаҳои алоқа иборат буд. Дар солҳои 60-ум бошад масъалаи беҳтар кардани воситаҳои алоқа дар минтақа баррасӣ ва амалӣ гардид. Воқеан, дар солҳои 70-80-уми асри XX дар ин соҳа дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ва аз он ҷумла дар вилояти Хатлон дар инкишофи минбаъдаи он як ҷаҳиши бузург ба амал омад.

Маълумоти асосӣ доир ба таърихи масъала дар нашрияҳои асосӣ: дар таърихи халқи тоҷик (сечилда дар ҷилди 3-юм ва шашҷилда дар ҷилдҳои 5-6-ум)<sup>6</sup>, таърихи вилояти Хатлон, таърихи ноҳияҳо, таърихи хоҷагии халқ, Энциклопедияҳо<sup>7</sup>, таърихи ҳизби коммунисти Тоҷикистон, таърихи рушди воситаҳои алоқа, таърихи сохтмони маданият, таърихи синфи корғари Тоҷикистон инъикос ёфтааст.

Тавре, ки таҳлили таърихи ташаккули радиои тоҷик нишон медиҳад то ба имрӯз дар китобу мақолаҳо, маҷмӯаҳои дастаҷамъӣ, маводҳои рӯзномавии И.К. Усмонов, М.Р. Шукуров, А. Саъдуллоев, Д. Давронов, В. Воҳидов. В. Волков, С. Гулов, С.Х. Ҳайдаров, Ғ. Қаландаров ва дигарон то андозае тарафҳои мухталифи ин мавзӯ таҳқиқ ва тадқиқ шудаанду халос<sup>8</sup>.

Вобаста ба ин ё он масъала бахшида ба ҷашнҳои радио, ки ҳар сол доир карда мешаванд, ба таърихи он назар меафкананд, нақши радиоро дар солҳои охири сиёми қарни XX ва Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва сипас даҳсолаҳои баъдӣ ёд мекунанд, рӯи коғаз меоваранд. Таъкид бояд кард, ки қорҳои анҷомёфта ё навишташуда маънии таҳқиқи воқеъ ва пурраро надоранд. Тамоми паҳлуҳои радио, аз таърихи ташаккул то барномаҳо, жанрҳо, махсусият, истифодаи воситаи гуногуни техникӣ, нақши он дар тарғибу ташвиқи идеяҳои гуногун ба маънии тоҷаш таҳқиқ нашудааст. Аз ин ҷо, рӯ овардан ба ин масъала кори

<sup>6</sup>История таджикского народа. Т.Ш. Кн. 1. – М., 1964; История таджикского народа. Т.Ш. Кн. 2 (1938-1963 гг.). – М.: Наука, 1965; История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917–1941 гг.). – Душанбе, 2004; История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 гг.). – Душанбе, 2011.

<sup>7</sup>Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ.1. – Душанбе: Сарредаксияи илмӣ ЭСТ, 1978; ЭСТ. Ҷ.2. – Душанбе: Сарредаксияи илмӣ ЭСТ, 1980; ЭСТ. Ҷ.3. – Душанбе: Сарред. илмӣ ЭСТ, 1981; ЭСТ. Ҷ.4. – Душанбе: Сарред. илмӣ ЭСТ, 1983; ЭСТ. Ҷ.5. – Душанбе: Сарред. илмӣ ЭСТ, 1984; ЭСТ. Ҷ.6. – Душанбе: Сарред. илмӣ ЭСТ, 1986; ЭСТ. Ҷ.7. – Душанбе: Сарред. илмӣ ЭСТ, 1987; ЭСТ. Ҷ.8. – Душанбе: Сарред. илмӣ ЭСТ, 1988; Таджикская ССР. Энциклопедия в честь 50-летия. – Душанбе: Глав. научная ред. Таджикской советской энциклопедии, 1974; Таджикская ССР. Энциклопедия в честь 60-летия. – Душанбе: Глав. научная ред. Таджикской советской энциклопедии, 1984; Энциклопедияи хоҷагии кишлоки Тоҷикистон. Ҷ.1. – Душанбе, 1989; Энциклопедияи Кубодиён. – Душанбе: Позитив-Сераис, 2010; Энциклопедия. Ноҳияи Москва: 50 сол. – Душанбе: Афсона, 1999; Энциклопедия. Ховалинг. – Душанбе: Ирфон, 2001; Энциклопедия. Ноҳияи Муминобод: 80 сол. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2010; Энциклопедия. Қомусномаи Айн. Ноҳияи Темурмалик. – Душанбе: Шарки озод, 2011; Энциклопедияи Кӯлоб. – Душанбе: Ирфон, 2006; Энциклопедия. Фархор. – Душанбе: Ирфон, 2011; Таджикская ССР за 20 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1949; Таджикская ССР за 25 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1955; Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. – Душанбе, 1964; Сборник статей по истории Советского Таджикистана. – Душанбе, 1978.

<sup>8</sup>Азамов А. Таърихи ташаккули радиои тоҷик. – Душанбе: Матбуот, 2005. – С.7.

хайр ба ҳисоб меравад. Таърихи ташаккули радиои тоҷик рангоранг буда, ниёз ба таҳқиқ дорад.

Бояд қайд намуд, ки дар зарфи 75-сол радиои тоҷик дар ҳаёти фарҳангии Тоҷикистон нақши беандозае доштааст. Радиои Тоҷикистон дар фазои иттилоотии кишвар ягона воситае буд, ки ба хонаи ҳар шахс ворид гардида, вазифаи ташвиқотии худро иҷро мекарду ҳозир низ иҷро мекунад.

Агар кас ба радиои охири асри XX тоҷик назар афканад, пеши ӯ барномаи мураттабсохтаи кормандон ва ходимон бозгӯяндаи як давраи муайян будаанд. Ҳар як даҳсола ва ҳар 4 соли сипаришудаи радиои тоҷик, гувоҳи бурду бохти он ва ақидаҳои пешбарандаи он аст. Дар ин солҳо радиои тоҷик барномаҳои зиёди фарҳангӣ, таърихӣ, адабӣ, маърифатӣ, тарбиявӣ, ахлоқӣ таҳия намуда, садҳо ҳазор шунавандагони худро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ тарбия намудааст.

Дар давоми ин солҳо дар радиои тоҷик беҳтарин публитсистон, репортёрҳо, актёрҳо, режисёрҳо, мусиқичиён, садобардорҳо, муназзими овоз, хулоса беҳтарин журналистон кор ва фаъолият кардаанд. Беҳтарин барномаҳо барои бачаҳо, наврасон, ҷавонон, спектаклҳои театрӣ, барномаҳои ҳаҷвӣ, суҳанронии шоирон ва нависандагон дар назди микрофон аз хотираҳои шунавандагон сутурда нашудааст. Дар назди микрофони радиои тоҷик беҳтарин журналистон кор мекарданд. Анъанаҳои беҳтарини радиои тоҷик бо номҳои намояндагони бузурги намудҳои гуногуни санъати асри XX-и тоҷик алоқаманд аст.

Тавре ки таҳлилҳои таърихнигории таърихи пайдоиш ва инкишофи низоми алоқа дар вилояти Хатлон нишон медиҳанд дар ҳар кадоме аз асарҳои ба нашр расида дар бораи ин мавзӯ маълумот пайдо кардан мумкин аст. Аммо ин маълумотҳо хислати лаҳзавӣ ва таъйинотӣ иттилоотӣ, на илмӣ-назариявӣ доранд.

**Робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯҳои илмӣ.** Диссертатсия дар доираи татбиқи мавзуи илмӣ-таҳқиқотии кафедраи таърихи халқи тоҷики Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” иҷро гардида, нуктаҳои асосии стратегияи давлатии рушди соҳаи илм ва инноватсия дар солҳои 2011-2020 ва Барномаи инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2016-2020 дар самти инкишофи соҳаи воситаҳои алоқароро дар доираи илми таърих дар мисоли вилояти Хатлон мавриди омӯзиш қарор медиҳад.

### **ТАВСИФИ УМУМИИ КОР**

**Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот.** Ҳадафи асосии тадқиқоти диссертатсионӣ таҳлили маҷмӯии таърихи рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар тӯли солҳои 1924-1991 ба ҳисоб меравад. Таҳқиқот аз соли 1924 оғоз меёбад, чунки дар ин соли таърихӣ Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Анҷоми таҳқиқот мо соли 1991-ро интиҳоб кардем. Соли 1991 давлати абарқудрати Иттиҳоди Шӯравӣ аз байн рафт ва дар ҷумҳурӣ сохти нави соҳибистиқлолӣ оғоз гардид. Бинобар он соли 1991 барои миллати тоҷик соли бениҳоят таърихӣ бузург аст, чунки миллати тоҷик Истиқлолияти давлатӣ ба даст овард.

Барои расидан ба ин ҳадаф иҷрои вазифаҳои зерин зарурат дошт:

- таҳлили таърихӣ бунёд, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар давраи солҳои 1920-1930;

- чамбаст намудани тадқиқот ва таълифоти осори муҳаққиқон ва донишмандони соҳа, ки оид ба мавзуи мазкур анҷом дода шудааст;

- таҳлили асарҳои илмӣ таърихнигории ба таърихи рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон бахшидашуда;

- аз ҷиҳати назариявӣ ошкор намудани аҳамияти мавзуи тадқиқот;

- таҳлил ва баррасии чараҳои сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи минтақа (почта, радио, телефон, телеграф);

- пажӯҳиш оид ба рушди минбаъдаи воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар давраи Шӯравӣ;

- аз ҷиҳати илмӣ таҳлил намудани аҳамияти воситаҳои алоқа доир ба баланд бардоштани шароити ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ, маданӣ-маишӣ ва фарҳангӣ дар вилояти Хатлон;

- баррасӣ ва таҳлили илмӣ барнома ва қарорҳои Ҳукумати кишвар ҷиҳати баланд бардоштани вазъи иҷтимоӣ, таъмини амнияти дохилӣ ва рушди босуръати воситаҳои алоқаи минтақа;

- инъикос намудани саҳми воситаҳои алоқа дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии вилояти Хатлон.

**Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ** фаъолияти воситаҳои шабакаҳои алоқаи вилояти Хатлон, инчунин чараҳои барқароршавӣ ва рушди воситаҳои шабакаи алоқаи минтақа дар солҳои Шӯравӣ, яъне дар солҳои 1924-1991-и асри XX ба шумор меравад.

**Предмети таҳқиқот** муайян намудани дараҷаи таҳқиқи таърихи барқароршавӣ ва рушди минбаъдаи воситаҳои шабакаи алоқаи вилояти Хатлон, сохтмони объектҳои алоқа ва намудҳои воситаҳои алоқа ба ҳисоб меравад.

**Доираи хронологии таҳқиқот** солҳои 1924-1991-ро фаро мегирад, ки

соли 1924 воқеаи бузурги таърихӣ барои халқи тоҷик ба вучуд омад, яъне Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Аз ҳамин давра халқи тоҷик дар масири таърих соҳиби ҷумҳурии худ ва давлату давлатдорӣ худ гардид. Давраи ниҳоии таҳқиқот соли 1991-ро интиҳоб намудем, ки худи ҳамин сол боз як воқеаи таърихӣ – Тоҷикистон истиқлолияти комилро ба даст овард. Агар тамоми воқеа ва ҳодисаҳои таърихӣ ташаккул ва рушди низоми алоқаро давра ва давра баҳогузори намоем дар он маълум мегардад, ки: а) дар ҳудуди вилояти Хатлон, дар ноҳияҳо ва марказҳои он, дар қишлоқҳои аҳолинишин солҳои 20-30-юми асри XX давраи ташаккулёбии низоми алоқа ва унсурҳои он чун почта, радио, телефон ва телеграф мебошад; б) барномаи барқароршавии баъдиҷангии воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон то охири солҳои 50-ум идома меёфт; в) дар солҳои 60-70-уми қарни XX қорҳои ҳаҷман калони рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон амалӣ карда шуд ва г) дар солҳои 80-уми асри XX рушди минбаъдаи воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон ба анҷом мерасад.

**Асоси назариявӣ методологии таҳқиқот.** Дар диссертатсия муаллиф

усулҳои илмии омӯзишро доир ба таърихи барқароршавӣ ва рушди сохтмонҳои асосии воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар солҳои 1924-1991 ба роҳ мондааст. Бахусус, ба истифодаи усули объективияти илмӣ-ҳамчун яке аз дастурҳои асосии илмҳои муосири таърихӣ ва таърихнигорӣ диққати ҷиддӣ додааст. Ба сифати асоси методологии таҳқиқот маҷмӯи усулҳои истифода шудаанд, ки дар байни онҳо усулҳои таърихӣ, аз қабилӣ муқоисавӣ– таърихӣ, масъалагузорӣ – солномавӣ, инчунин усулҳои таҳлили иҷтимоӣ – таърихӣ маъқеи асосиро ишғол менамоянд. Дар усули муқоисавӣ-таърихӣ рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар муқоиса бо дигар вилоятҳои кишвар, хусусиятҳо ва методҳои хоси воситаҳои алоқаи минтақа дар идоракунии давлат, нисбат ба дигар соҳаҳо истифода шудааст. Тавассути усули масъалагузорӣ–солномавӣ ҳудудҳои таҳқиқи масъалаи мазкур муайян шудаанд ва равандҳои солномавии ба марҳилаҳои аз паси ҳам оянда, ки фаъолияти воситаҳои алоқаи минтақаро инъикос кардаанд, ҷой дода шудаанд. Яке аз омилҳои асосӣ назари интиқодӣ–объективӣ ба таълифоти муҳаққиқони давраи соҳибистиклолӣ мебошад.

**Пойгоҳи сарчашмаиносии таҳқиқот.** Зимни таълифи диссертатсия сарчашмаҳои зерин истифода гардиданд:

- маълумотҳои Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд СБҲҶТ);

- маълумотҳо аз Бойгонии давлатии таърихи наватарини Ҷумҳурии Тоҷикистон (БДТН ҶТ);

- маълумотҳои Бойгонии Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- маълумотҳо аз Бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар (БДВ Хатлон дар ш. Бохтар);

- Бойгонии давлатии вилояти Хатлон дар шаҳри Кӯлоб (БДВ Хатлон дар ш. Кӯлоб);

- маълумотҳо аз Бойгонии ҷорӣ идораи «Почтаи тоҷик» ва «Тоҷиктелеком» - и вилояти Хатлон дар шаҳрҳои Бохтар ва Кӯлоб;

- маълумотҳо аз бойғониҳои ҷорӣ ноҳияҳо;

- маълумотҳо ва хотираҳои кормандони собиқадори соҳаи алоқа.

Дар баробари ин, ҳамчун сарчашмаи таърихи ҳодисаҳо ва воқеаҳои таърихӣ маҷалла ва рӯзномаҳои солҳои гуногун, аз қабилӣ рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ истифода гардиданд, ки бевосита ахбори давраи гузаштаро дар худ таҷассум мекунанд.

Барои пурраву мукамал намудани маълумотҳои таърихӣ дастрасшуда оид ба соҳаи алоқа, лозим доништа шуд, ки маълумотҳои ҳисоботи муассисаҳои алоқа, хабарҳои гуногун аз саҳифаҳои рӯзномаҳо ба сифати сарчашмаи таҳқиқот истифода шаванд.

Махсусан, дар рафти тадқиқот маводҳои дасти аввал, аз ҷумла ҳисоботи солнаи “Почтаи тоҷик” – и ноҳияҳо, вазоити минтақавӣ ахбори омма дастрас шудааст. Санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ, Конститутсия, қонун, қарорҳо ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи воситаҳои алоқа, Низомнома, Оиннома, барномаҳои давлатӣ низ пойгоҳи сарчашмаиносии тадқиқотро ташкил медиҳад. Инчунин ба пойгоҳи сарчашмаиносии тадқиқоти мазкур маводи омӯрӣ, аз он ҷумла Маҷмӯаи омили намояндагони Кумитаи давлатии

омори кишвар дар ноҳияҳо низ шомил мешавад.

**Навгонии илмӣ таҳқиқот** дар он зоҳир мегардад, ки:

- дар шакли рисолаи илмӣ бо истифода аз маводҳои бойгонӣ, тадқиқоте пешниҳод мегардад, ки масъалаҳои ҷараёни сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаро дар вилояти Хатлон инъикос менамояд;

- ба равиши инкишофи воситаҳои алоқа дар солҳои 1924-1991 дар минтақаи омӯзиш баҳои аниқ дода, инчунин хусусиятҳои хос ва мушкилии ҳар як давраро муайян менамояд;

- аз мавқеи давлати соҳибистиклол дақиқона масъалаҳои сохтмон ва рушди воситаҳои алоқаи як минтақаи кишварро шарҳ медиҳад;

- дар рисола ба таври муфассал, бо дарназардошти комёбиҳои илми таърихнигорӣ муосир, моҳияти масъалаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва маданӣ-маиширо кушода, рушди минбаъдаи ниҳодҳои давлатии воситаҳои алоқаро таҳлил менамояд;

- дар ҷанбаи аниқи таърихӣ ба ҷараёни сохтмон ва рушди воситаҳои алоқа равшанӣ меандозад.

Дар баробари ин довталаб ба далелҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҷуғрофӣ ва хусусияти демографидошта, ки нуқтаи назари онро ба тадқиқот тасдиқ менамояд, такя мекунад.

Бинобар ҳамин, дар рисоли мазкур аз рӯи нақшаи таърихӣ бори аввал ҷараёни сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон ба таври маҷмӯъ таҳқиқ мегардад. Вобаста ба ин дар давраи муосир таҳқиқи масъалаҳои сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи яке аз минтақаҳои кишвар, бениҳоят масъалаи мубрам ба ҳисоб меравад.

**Ба ҳимоя муқаррароти зерин пешниҳод мегарданд:**

- таҳлили адабиёти илмӣ ба мавзуи мазкур бахшидашуда ба ҳулосае меорад, ки ба таърихи сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон шумораи зиёди тадқиқоти муаррихон, муҳаққиқон ва сиёсатшиносон мансуб аст. Онҳо ба манбаъҳои бойгонӣ, низомномаҳо, қарорҳои қабулнамудаи ҳизб ва дигар маъхазҳои дасти аввал рӯ овардаанд;

- қорҳои тадқиқотӣ тасдиқ менамоянд, ки ҷараёни сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар солҳои барқароршавии Ҳукумати Шӯравӣ дар Тоҷикистони Ҷанубӣ барои миллати тоҷик аҳамияти бениҳоят калон дошта ва дар давраи соҳибистиклолӣ ҳаматарафа ташаккул ёфта, имрӯз дар ҷумҳурӣ ба яке аз соҳаҳои пешрафта табдил ёфтааст;

- муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ муътақиданд, ки дар рушди ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараёни сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқа нақши басо бузург гузоштааст;

- дар рафти тадқиқот муайян карда шуд, ки дар инкишофи сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқа маҳз ёрии мутахассисони Шӯравӣ хеле назаррас мебошад;

- диссертант ба ҳулосае омадааст, ки маҳз бо туфайли ҷараёни сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлон, сатҳи маданӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии сокинони минтақа баланд гардида,

дар кишвар як минтақаи аз ҷиҳати иқтисодӣ-иҷтимоӣ пешрафта ба вучуд омадааст;

- дар ҷараёни рушди воситаҳои алоқа дар минтақа имкониятҳои васеъ барои некуаҳволии аҳолии минтақа, беҳтар намудани шароити зисту зиндагонӣ, тарбияи ғоявӣ-сиёсӣ, зебопарастӣ ва маънавӣ фароҳам омада, шумораи муассисаҳои маданӣ-равшаннамоӣ афзудааст.

**Аҳамияти илмию назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Диссертатсия дорои аҳамияти илмӣ–назариявӣ ва амалӣ буда, натиҷаҳои бадастомада метавонанд, дар корҳои илмӣ-тадқиқотии муҳаққиқон ва муаррихон ҷиҳати муайян намудани роҳҳои инкишофи минбаъдаи барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқа кӯмаки воқеӣ расонанд. Мазмуни асосӣ, хулосаҳо ва маводи санадии диссертатсияро зимни таълифи асарҳои маҷмӯӣ роҷеъ ба барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар солҳои 1924-1991 ҳангоми хондани курсҳои лексионӣ ва махсусан аз ҷанҷоҳои «Таърихи халқи тоҷик», «Таърихнигории таърихи халқи тоҷик дар давраи истиқлолият» метавон истифода намуд. Аҳамияти амалии диссертатсия инчунин аз истифодаи эҳтимолии натиҷаҳои бадастомадаи тадқиқот дар ниҳодҳои илмӣ-тадқиқотӣ, кафедраҳои гуманитарии мактабҳои олии иборат аст.

Хулосаҳои умуминазариявии тадқиқоти диссертатсионӣ ба маърифати амиқи зарурати нигоҳдошти муттасил ҳангоми банақшагирии барномаҳои рушди воситаҳои алоқаи кишвар имкон медиҳанд. Маводи дар диссертатсия овардашуда барои маърифати воқеии масъалаҳои мубрами ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат, махсусан фаъолияти воситаҳои алоқаи кишвар имконият медиҳанд.

Хулосаҳо ва тавсияҳои диссертатсия барои ҳалли бисёр масъалаҳои ҳалталаби Тоҷикистон дар заминаи сохтмон ва рушди воситаҳои алоқаи муосир хело ҳам муфиданд.

**Эҳтимолиҳои натиҷаҳои диссертатсиониро** дақиқияти маълумот, кифоягии ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, таҳлил, баррасӣ, муқоисаи илмию амалӣ, инчунин инъикос ва тарзи нигоҳдошти маводҳои бойгонӣ таъмин менамоянд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод гардидааст.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мавзӯи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 07.00.02 – Таърихи ватанӣ (таърихи халқи тоҷик) мувофиқат менамояд.

**Саҳми шахсии доктараби дараҷаи илмӣ** дар он ифода меёбад, ки:

- муаллиф маводҳои зиёди бойгонӣ ва дигар сарчашмаҳои оид ба ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлон ба муомилоти илмӣ ворид намудааст;

- муаллиф шахсан дар озмоиши натиҷаҳои тадқиқот дар конференсҳо, таҳияи монография оид ба мавзӯи иштирок кардааст;

- натиҷаҳои илмии таҳқиқоти мазкур, аз ҷумла хулосаҳои назариявӣ, нуқоти ба ҳимоя пешниҳодшаванда, инчунин тавсияҳои ҳислати амалидошта бевосита аз ҷониби ҳуди муаллиф мустақилона таҳия, баррасӣ ва исбот шудаанд;

- сахми бевоситаи муаллиф дар навгони таҳқиқоти диссертатсионӣ, ҳалли масъалаҳои мубрам ва баррасии комили ҷанбаҳои мушаххаси ҷараёни сохтмон, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлон возеҳан мушоҳида мешавад.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Натиҷаҳои таҳқиқот дар конференсияҳои байналхалқӣ ва ҷумҳуриявӣ илмӣ-назариявӣ ва амалӣ ва дигар ҷамъомадҳои илмӣ-оммавӣ шунида шуданд. Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи таърихи халқи тоҷики Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” (протоколи № 2 аз 28 сентябри соли 2020), дар ҷаласаи шӯрои олимони факултети таърих ва ҳуқуқи МДТ “ДДБ ба номи Носири Хусрав” (протоколи № 7 аз 30 марти соли 2022) ва дар ҷаласаи шӯбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (протоколи № 5 аз 23 майи соли 2022) муҳокима гардида, барои Ҷимоя пешниҳод карда шуд.

**Интишороти аз рӯи мавзӯи диссертатсия.** Ҷояҳо, муқаррарот, натиҷаҳои назариявӣ асосӣ ва пешниҳодот ва тавсияҳои амалӣ доир ба диссертатсия дар 20 интишороти муаллиф, аз ҷумла 1 монография, 11 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, китобу брошюраҳо ва мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ дар дигар нашрияҳо ба таъби расида, таҷассум ёфтаанд.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия дар ҳаҷми 176 саҳифаи матни компютерӣ таълиф гардида аз муқаддима, ду боб, чор зербоб, хулоса, феҳристи манбаъҳо ва адабиёти истифодашуда (бо 341 номгӯй) таркиб ёфтааст.

### **МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ**

Дар муқаддима мубрамаи мавзӯи диссертатсия асоснок гардида, сатҳ ва дараҷаи таҳқиқи он дар адабиёти илмӣ ватанӣ ва хориҷӣ, объект, мавзӯ, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот, асосҳои методологӣ, назариявӣ, навгони илмӣ ва муқаррароти илмӣ ба Ҷимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назарӣ ва амалии таҳқиқот муайян карда шуда, ҳамзамон тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори диссертатсия пешбинӣ гардидааст.

**Боби якуми диссертатсия - «Ташаккул ва рушди корхонаҳои алоқавӣ почта ва радио дар вилояти Хатлон»** ном дошта, аз ду зербоб иборат аст.

Зербоби аввал – «Ташаккул ва рушди минбаъдаи алоқавӣ почта дар ноҳияҳои вилояти Хатлон» номгузорӣ гардида, оиди пайдоиш, ташаккул ва рушди минбаъдаи алоқавӣ почта таҳқиқоти илмӣ бурда мешавад.

Дар диссертатсия оварда мешавад, ки дар асоси шартномаи Берн 9 октябри соли 1874 Иттифоқи умумиҷаҳонии почта таъсис дода шудааст. Иттифоқи умумиҷаҳонии почта баъд аз Иттифоқи умумиҷаҳонии алоқавӣ барқӣ яке аз қадимтарин ташкилотҳои умумиҷаҳонӣ ба шумор меравад.

Мувофиқи маълумотҳои бадастомада ва сарчашмаҳои давраи ҳукмронии Сомонӣ, набераи ӯ Насри II (с.914-943) дар инкишофи соҳаи нақши бузург бозидааст. Замони салтанати Насри II дар атрофи Регистони Бухоро даҳ бинои бузург сохта шуд, ки дар ҳар кадоми онҳо девонҳо - идораҳои марказӣ ҷой гирифта буд ва яке аз он Девони соҳиб-ул-борид идораи алоқа буд.



Аз соли 1925 сар карда, соҳаи алоқаи почтаи Тоҷикистон инкишоф меёбад. То он даме ки Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон шубҳаи почта надошт, муросилоти аҳоли ба воситаи уштур ва асп дастрас гардонида мешуд.

Муаллиф қайд менамояд, ки яке аз мавзӯҳои ақибмондаи Аморати Бухоро ин Бухорои Шарқӣ буд, ки аҳолии он дар бораи почта ягон маълумот надоштанд. Танҳо соли 1913 дар қишлоқи Саройкамар (н. Панҷ) нахустин шубҳаи почта кушода шуд. Ҳамин тариқ, як шубҳаи почта дар қаламрави 130 ҳаз. км мураббаъ ва аҳолии беш аз 600 ҳазор нафар рост меомад. Байни Тирмиз ва Саройкамар почта ба воситаи қайқ (бо роҳҳои оби Амударё) кашонида мешуд. Почта мунтазам ҳафтае 2 маротиба равон карда мешуд. Соли 1924 дар ш. Душанбе аввалин шубҳаи почта ташкил карда шуд, ки вай 7 нафар коркунони штатӣ дошт ва ба Ревкоми ҶМШС Тоҷикистон итоат менамуд. Баъдан ҳамин гуна шубҳа дар ш. Кӯлоб ташкил ёфт. Соли 1923 дар Душанбе, Кӯлоб ва Қӯрғонтеппа муассисаи почтаи ҳарбӣ кушода шуд.

Муаллиф менигорад, ки дар асоси қарори Ревкоми ҶМШС Тоҷикистон аз 22 март соли 1926 «Дар бораи ташкил намудани алоқаи почта» шохроҳи нави почтавии Душанбе - Колхозобод - Кировобод - Кӯлоб (масофааш 408 км) кушода шуд.

Соли 1930 мунтазам пояи моддию техникаи алоқаи почта дар ҷумҳурӣ ва вилояти Хатлон беҳтар мегардид. Дар солҳои панҷсолаи якум (с.1928-1932) 10 бинои муассисаи идоравии почта сохта шуда буд, ки 7-тои он дар деҳот ҷойгир буд. Дар вилояти Хатлон барои кашонидани почта хатҳои ҳавоии Душанбе – Қӯрғонтеппа – Кӯлоб васеъ истифода бурда мешуд. Солҳои панҷсолаи якум нахустин бор дар вилояти Хатлон почта ба воситаи автомашина бо шохроҳи Душанбе – Қӯрғонтеппа – Саройкамар кашонида шуд. Соли 1938 дар шаҳрҳои Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб, ноҳияҳои Вахш ва Шаҳритӯс шубҳаҳои алоқаи почта арзи вучуд дошт.

Аз оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ то 1 январи соли 1944 аз идораи алоқачиёни ҷумҳурӣ ба ҷабҳа барои ҳимояи Ватан 1150 нафар сафарбар карда шуда буд, ки ин 61 фоизи ҳамаи коргарони почтаро ташкил меод. Ғайр аз ин, аз идораи алоқаи Қӯрғонтеппа хаткашонҳо Азимов С., Сабуров Ш., ба навъ ҷудоқунандаҳо Ҳусейнов П., Муродов Ҷ. ва дигарон ба таври ихтиёрӣ ба ҷабҳа рафта буданд.

Дар асоси нақшаи рушди панҷсолаи ҳафтум (соли 1966-1970) сохтмони 10 шубҳаи ҳозиразамони намунавии алоқаи шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, 50 шубҳача, дар шаҳрҳои Кӯлоб, Қӯрғонтеппа, Панҷ, инчунин дар маркази ноҳияҳои Восеъ, Колхозобод, Шаҳритӯс ва дигар ноҳияҳо ба анҷом расонида шуданд. Солҳои 70-уми асри ХХ дар шаҳри Кӯлоб биноҳои нави почта, телеграф, сохта шуданд. Дар муассисаҳои алоқаи вилояти Хатлон 50 мошинаи электромеханикии «Онега-3» барои автоматикунории ҳамаи амалиётҳои молиявӣ дар шубҳаҳои почта-телеграфии алоқа гузошта шуданд. Шумораи шабакаҳои алоқаи почта

аз 583 адади соли 1970 ба 883 адад дар соли 1980 расонида шуд, ки ин 1,5 маротиба афзудани онро нишон медиҳад. Дар давоми панҷсола (с. 1971-1975) дар вилояти Хатлон матбуот боз ҳам бештар паҳн мегардад, ки дар ин бобат хизмати «Союзпечат»-ро махсус қайд кардан лозим аст. Мувофиқи нақшаи панҷсола дар солҳои 1971-1975 гардиши моли «Союзпечат» назар ба соли 1970-ум 43,5 фоиз меафзояд. Рӯзномаву маҷаллаҳо дар байни аҳоли торафт зиёдтар паҳн карда мешуданд. Ҳамин тавр, яке аз омилҳои мусбӣи хизмати почтаи ин ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Русия буда, округи телеграфӣ-почтаи кишвари Туркистон низ ҳамон давра таъсис дода шуд. Дар Тоҷикистон нахустин шӯбаи почта дар қисми ҷанубӣ дар шаҳри Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб соли 1929 ба фаъолият оғоз намуд.

Хулоса рушди хизмати почтаи ба пешрафти ҳамаи соҳаҳои минтақаи вилояти Хатлон таъсири мусбӣ расонида, барои рушду нумуи вилоят шароити мусоид фароҳам овард.

Дар зербоби дуюми боби аввал, ки «**Таъсис ва фаъолияти шабакаҳои радио дар вилояти Хатлон**» номгузори шудааст, фаъолияти шабакаҳои радио дар давраи солҳои шӯравӣ инъикос гардидааст. Муаллиф қайд менамояд, ки дар қаламрави Тоҷикистон то инқилоби Октябр (с.1917) радиоалоқа тамоман вучуд надошт. Танҳо бо шарофати инқилоб дар ин ғӯшаи кӯҳистони тоҷик воситаҳои алоқа рушд ёфт. Барои дар вазъи душвори ҷуғрофӣ ҷойгир будани ҷумҳури рушди радиоалоқа аҳамияти махсус дошт.

Соли 1924 ҳукумат радиостансияи 5 кВт-ро харидорӣ намуд. Радиостансияро аз Қаршӣ ба Душанбе интиқол додан лозим буд, аммо бо роҳҳои душворгузари бекӯпрук ва ағбаҳо онро овардан номумкин гардид. Бинобар он барои овардани радиостансия дар Самарқанд 50 ароба ва 80 асп харидорӣ намуданд ва дар Қаршӣ нақлиётро тайёр намуданд. Радиостансия моҳи августи соли 1924 ба Душанбе расонида шуд. Ҳукумати ҷумҳури қарори фаври қабул намуда, барои насб кардани радиостансия ҳамаи чораҳоро андешида, шабнаруз кор мекарданд ва моҳи сентябри соли 1924 радиостансия ба кор омода шуд. Бо қарори Ревкоми ЦМШС Тоҷикистон аз 18 апрели соли 1925 №37 баҳри рушди радиоалоқа дар ҷумҳури радиостансияи Душанбе ба худмаблағгузори гузашт. Дар панҷсола (с.1971-1975) сохтмони хатти радиорелеи Душанбе – Норақ – Ёвон то 7 ноябри соли 1971 ба охир расонида шуд. «Ин ҷо Кӯлоб аст» — ин суҳанон 50 сол муқаддам (с. 1932) аввалин маротиба тавассути радиои маҳалли садо доданд. Онҳо аҳолии шаҳр ва вилоятро дар бораи оғози барномаҳои радио иттилоъ месозанд. Радиоузели Кӯлоб соли 1934 бо тавоноии пурра ба кор даромад. Дар ноҳияи Кӯлоб аввалин шуда, дар колхозии ба номи Сталин (ҳоло ба номи Амиршоев) соли 1952 радиоузел насб карда шуд. То моҳи майи соли 1952 ба 17 колхозии вилоят радио кашида шуд<sup>9</sup>.

Соли 1950 дар вилояти Кӯлоб 12 радиоузели амалкунанда мавҷуд буд,

<sup>9</sup>Яровая З. Слушая позывные // Кулябская правда. – 1982. – 7 мая.

ки онҳо ба тамоми таҷҳизоти зарурӣ мучҷаҳазонида шуда буданд, ки радиошунавонии маҳаллиро таъмин мекарданд. Моҳи ноябри соли 1936 радиоузели ноҳияи Шаҳритӯс ба истифода дода шуд. Сохтмони радиоузелҳо дар ноҳияҳои Балҷувон ва Фархор оғоз гардид.

Сарфи назар аз мушкилоти давраи ҷанг алоқачиёни Тоҷикистон кори доимии радиоузелҳо ва фиристандаҳоро таъмин намуда, алоқачиёни гурӯҳи ноҳияҳои Кӯлоб бошад, дар солҳои ҷанг интиқоли тағзияи радиоузел ва радиостансияҳоро ба микрогидроистгоҳҳои маҳаллӣ анҷом доданд. Дар муддати хеле кӯтоҳ дар ноҳияи кӯҳии Сарихосор гидроистгоҳи хурд сохтанд. Ҳамаи корҳо аз ҳисоби захираҳои маҳаллӣ бо харчи камтарин анҷом дода шуданд. Инчунин гидроистгоҳҳои худӣ дар ноҳияҳои Қизилмазор, Ховалинг, Муъминобод ва Даштиҷум сохта шуданд. Дар ноҳияҳое, ки радиофикатсия пурра гузаронида шуда буд, дар соли 1964 ба 100 нафар аҳоли нуктаи радио ба таври зайл рост меомад: дар ноҳияи Восеъ – 9,7, Куйбишев – 9,2, Панҷ -12,3, Шаҳритӯс – 13,1.

Дар солҳои 1960-1962 РРЛ Душанбе - Кӯлоб сохта ба истифода дода шуд. Дар муқоиса ба соли 1950 даромади колхозҳои ноҳияи Чӯбек 3,5 маротиба афзуданд. Дар шаҳрҳои Душанбе, Ленинобод, Қӯрғонтеппа, Калининобод ва Орҷоникидзеобод дастгоҳҳои гузошта шудаанд ва кор мекунанд, ки дар як вақт се барномаро қабул мекунанд. Дар солҳои 1970-1980 теъдоди нуктаҳои радио яку-якбора афзуд аз ҳисоби 200 нуктаи радиои барои 1000 нафар аҳоли дар шаҳрҳо ва 160 нуктаи радиои дар деҳот ба он хотир, ки ҳар як хонавода ба ғайр аз дигар имконоти радиои нуктаи радиошунавоиро дар хонаи худ дошта бошад. Дар давраи панҷсола афзоиши нуктаҳои радио 31000-ро ташкил дод, аз он ҷумла дар деҳот 24800 адад.

Теъдоди нуктаҳои радио аз 274,3 ҳазор адад дар соли 1970 ба 561,0 ҳазор адад дар соли 1980, аз он ҷумла, дар деҳот аз 191,1 ҳазор то ба 244,6 ҳазор адад расид. Ҳамаи радиоузелҳои колхозҳо бо теъдоди 120 ҳазор нуктаи радиои барои хизматрасонӣ аз тарафи Вазорати алоқа пазируфта шуданд.

Аҳолии ҷумҳурӣ дар соли 1981 зиёда аз 840 ҳазор радиоприёмник дошт, ки 200 ҳазораш дар вилояти Хатлон буд, дар Тоҷикистони 328 узели радио амал мекард, ки 115 узели радио дар вилояти Хатлон ҷойгир буд ва зиёда аз 390 ҳазор нуктаи радио гузаронида шуда буд, ки 130 ҳазор нуктаи радио ба вилояти Хатлон рост меомад.

Аз комёбиҳои меҳнатӣ, ҳаёти меҳнаткашони ҷумҳуриҳои бародарӣ дар мавзӯи силсилабарномаҳои «Мусобиқаи Душанбе - Ашқобод», «Мусобиқаи Душанбе - Фрунзе», «Мусобиқаи Тоҷикистону Ўзбекистон», «Дар ҷумҳуриҳои бародарӣ» инъикос мегардиданд.

Майдони фаъолияти радио ниҳоят калон аст, функцияҳои иҷтимоии он низ гуногунанд. Дар вақти муосир ҳаҷми шабонарӯзии радиошунавонии ҷумҳурӣ якҷоя бо Комитетҳои вилоятӣ 33,5 соатро ташкил меод.

Ҳамин тариқ, гарчанде ки радио дар охири асри XIX дар Аврупо пайдо шуда бошад, дар Тоҷикистон солҳои 20-уми асри XX шабакаҳои алоқаи радио пайдо гардид. Шабакаҳои алоқаи радио дар вилояти Хатлон соли 1929 ташкил карда шуд, ки он дар маҳалҳо ягона маркази радиошунавонӣ буда, аз

чиҳати техникӣ, таҷҳизот ва воситаҳои зарурӣ такмил наёфта буд. Радиои вилояти Хатлон монанди навниҳоле буд, ки акнун решаҳои нав давонда, нашъунамо мекард ва маҳз аз ҳамин сабаб масъалаи радиофикатсия ва радиошунавонӣ дар вилояти Хатлон аз рӯзҳои аввал яке аз масъалаҳои муҳим буд.

Ҳамин тавр, дар боби аввал нисбати таърихи барқароршавӣ ва рушди алоқаи почта ва шабакаҳои радио таҳқиқот бурда мешавад, ба чунин ҳулоса омадан мумкин аст, ки маҳз рушди алоқаи почта ва радиофикатсия ва радиошунавонӣ дар вилояти Хатлон дар солҳои 30-юми қарни XX боиси пешравии ҳаёти иқтисодиву сиёсӣ ва иҷтимоиву фарҳангии минтақа гардид.

**Боби дууми диссертатсия - «Инкишофи алоқаҳои телеграф ва телефон дар вилояти Хатлон» аз ду зербоб иборат аст.**

Зербоби аввал – **«Нақши телеграф ҳамчун воситаи алоқа дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии вилоят»** номгузорӣ гардида, оиди пайдоиш, ташаккул ва рушди минбаъдаи алоқаи телеграф таҳқиқоти илмӣ бурда мешавад.

Муаллиф қайд менамояд, ки соли 1922 Идораи ҳарбии алоқаи Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро (ҶХШБ) ташкил карда шуд. Дар назди идораи нав шуъбаи алоқаи телеграф таъсис дода шуд. Барои рушди алоқаи телеграф 100 ҳазор рубл ҷудо карда шуда буд. Ҳамин тариқ, соли 1924 корхонаҳои воситатҳои алоқа бевосита ба идораи ҳарбӣ тобеъ мешуданд.

Дар айнаи ҷанги шаҳрвандӣ баталиони алоқаи XIII Корпуси тирандоз хатти телеграфро дар масири Қаршӣ то Душанбе ба сохтан оғоз кард. Аввалан алоқаи «Гелио» -и ташкил карда шуда буд. Рӯзона сигналхоро тавассути оинаҳо, шабона бо кӯмаки лампаҳои Магнена ва Тсейса мунтақил мекарданд. Алоқаи телеграф дар фосилаи 40 км дастгирӣ карда мешуд. Сипас ба бунёд намудани алоқаи симӣ- телеграф шурӯъ карданд.

Дар диссертатсия оварда мешавад, ки сими телеграф соли 1925 ба самти Кӯлоб тавассути роҳи кухнаи Кӯлоб ба воситаи Янги Бозор, Норак, Кангурт, Балҷувон, Ховалинг, Муъминобод мегузашт. Минбаъд дар самти Ҷиликӯл, Янги Бозор, Ёвон ва Қӯрғонтеппа низ пайваст карда шуданд. Ин сим идомаи хатти алоқаи сарҳадӣ аз Термиз ба Қубодиён буд. Ҳамин тариқ, хатти Душанбе сабук карда шуда буд ва нуқтаи ниҳоии он Ҷиликӯл буд. Ба рушди васеи алоқаи телеграф дар соли 1925 оғоз карда шуда буд. Кумитаи инқилобии Ҷумҳурии Худмухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон кашидани хатти телеграф дар маҳаллаҳои, ки барои ҷумҳурӣ аҳамияти муҳими иқтисодӣ ва сиёсӣ доштанд вазифаи аввалиндарача мешуморид, самтҳои зерин: Ҷиликӯл – Саройкамар 85 км, Саройкамар – Кӯлоб 96 км. Самти ростӣ дарёи Панҷ он замонҳо то андозае ноҳияи ягонаи иқтисодӣ маҳсуб меёфт. Саройкамар мутобиқ ба ҷойгиршавии худ ин ноҳияро ҳамчун маркази иқтисодӣ дар шимолу шарқ аз Кӯлоб то Балҷувон ва дар шимолу ғарб аз Қӯрғонтеппа то Ҷиликӯл муттаҳид

намуда буд. Аксари ин нуқтаҳо дар ноҳияҳо пахтакор қарор доштанд.

Муаллиф менигорад, ки моҳи декабри соли 1924 дар Кангурт аз тарафи босмачиҳо 18 км хатти телеграф хароб ва ба дарёи Вахш партофта шуд. Харобиҳои хеле калоне дар қитъаи Ёвон-Файзобод-Оби – Гарм ва дигар маҳаллаҳо ба назар мерасид. Соли 1924 аввалин маротиба ду адад шуъбаи алоқа дар шаҳри Душанбе ва Кӯлоб кушода шуданд. Дар солҳои панҷсолаи якум (с.1928-1932) дар ҶМШС Тоҷикистон махсусан ба сохтмони воситаи алоқаю телеграф диққати ҷиддӣ дода мешуд. То ба роҳ мондани воситаҳои техникий алоқа, байни Кӯлобу Душанбе ва Қӯрғонтеппа нақши асосиро нақлиёт мебозид. Алоқаи доимӣ бо марказ ба воситаи Кӯлоб, Қӯрғонтеппа ва Душанбе ташкил карда шуда буд. То солҳои 30-юм хатти телеграф ба воситаи Саройкамар, Фархор, Чӯбек ба Кӯлоб кашонда оварда шуда буд. Телеграфи шаҳрӣ дар ихтиёри худ дар ин солҳо чунин дастгоҳҳо ба монанди «Морзе» ва «Клопфер» дошт.

Дар диссертатсия оварда мешавад, ки ихтироъкори машҳур ва механики фаронсавӣ Клод Шапп “телеграфи байрақӣ”-ро ихтироъ намуд. Ин як воситаи пешравии телеграф гардид. Вай аз 196 расмҳои гуногун 76-тоашро қабул намуд, ки расмҳои ҳарфҳо, рақамҳо ва аломатҳои орфографӣ буданд. Соли 1794 байни Париж ва Лиллем нахустин хатти телеграфи сохта шуд. Баъдтар телеграфи барқӣ пайдо гардид. Соли 1753 физики лейпсигӣ Винклер ҳолати интиқоли қувваи барқро ба воситаи ноқилҳои ихтироъ кард. Олими дигар Ханс Кристиан Эстерд соли 1830 нахустин бор таҷрибаи электромагнитии худро оиди мукамал намудани телеграфи барқиро пешниҳод намуд ва физик ва математикӣ намоёни фаронсавӣ Андре Мари Ампер барои инро дар телеграф истифода бурдан маслиҳат дод. Олими электротехники рус П.Л. Шиллинг соли 1832 дастгоҳи ақрабакии телеграфро ихтироъ намуд. Ин ихтирооти вай барои минбаъд мукамал гардидани дастгоҳи телеграфӣ хизмати басо калон намуд.

Баъдтар олимони немис физик Вилгелм Вебер ва математик Карл Гаусс нусхаи телеграфи олими рус Шиллингро сохтанд ва даъво ғарбдоранд, ки ин ихтирооти аввалини телеграф мебошад. Аммо баъди исбот намудани нусхаи телеграфи Шиллинг будан аз даъвоёшон даст кашиданд. Баъди ихтироии телеграфи Шиллинг тадқиқотҳои олимони Уитсон, Кук, Гаусс ва Вебер дигар аҳамият надоштанд. Омилҳои пеш омаданд, ки тадқиқотҳои навро ихтироъ кардан лозим аст.

Ихтироъкор Самюэл Финли Бриз Морзе нусхаи телеграфи мукамалро бо алифбои телеграфӣ пешниҳод намуд. Дастгоҳи телеграфии Самюэл Морзе соли 1886 аз ҷӯб ва металл сохта шуда буд. Барои мукамал намудани телеграф тадқиқотҳои олими рус академик Борис Якоби соли 1844 нахустин бор телеграфи ақрабакиро, ки бо қувваи электромагнит кор мекард ихтироъ намуд. Соли 1846 олими амрикоӣ Р. Хаусс таркиби дастгоҳи телеграфии шахсиашро ихтироъ намуд. Соли 1906 байни Амрико ва Чин сохтмони кабели зеринии алоқаи телеграф ба охир расид. Соли 1939 нусхаи рамзи байналмилалӣ Морзе ба вуҷуд омад, ки тағйирот танҳо дар аломатҳои китобатӣ дароварда шуд ва то соли 1960 дар роҳи оҳан истифода мегардид.

Соли 1865 дастгоҳи телеграфии ҳарфчопкунандаи олими рус, профессор Д. Юза (1831-1900) байни Москва ва Санкт-Петербург сохта шуда буд, ки дастгоҳи телеграфӣ аз 28 тугмачаҳои сиёҳу сафед иборат буда, дар як соат 10800 аломатҳоро (ҳарф, рақам) ба масофаи 600-800 км фиристода метавонист, дастгоҳи телеграфии Морзе фақат нуқтаю тире мефиристонд. Дастгоҳи телеграфии бисёрростифодашавандаи ихтироъкори фаронсавӣ Бодо Жан (с.1845-1903) бештар дар роҳҳои оҳан истифода гардидааст. Дастгоҳи телеграфии қабулкунандаи овозии Клопфер аз рӯи алифбои Морзе кор карда, суръаташ 3000 калима дар 1 соат буд.

Муаллиф менависад, ки дар моҳи январӣ соли 1927 хатти нави телеграфи Чиликӯл – Саройкамар ба истифода дода шуд. Рушди минбаъдаи алоқии телеграфи ҷумҳурӣ ба солҳои панҷсолаи 1-ум (с.1928-1932) рост меояд. Дар қитъаи Сайрокамр-Фархор -Чӯбек- Кӯлоб хатти 136 километрӣ ба маблағи 260 ҳазор сӯм ба нақша гирифта шуда буд. Дар қитъаи Душанбе –Кӯлоб ва Душанбе- Оби Гарм бошад, таҷдиди хат ва кашидани сими телефон ба нақша гирифта шуда буд. То соли 1947 ҳамаи муассисаҳои алоқии телеграфӣ бо дастгоҳҳои кӯхнаи навӣи Морзе, Юза, Клопфер ва Бодо кор мекарданд. Соли 1961 гузариши ҳамаи дастгоҳҳои телеграф ба дастгоҳи навӣи СТА-2М, аз он ҷумла шабакаи телеграфи абонентӣ ба анҷом расид. Истгоҳи АТА-М дар шаҳрҳои Кӯлоб ва Қӯрғонтеппа насб карда шуд. Теъдоди муассисаҳои алоқае, ки соли 1963 амалиётҳои алоқаро анҷом медоданд 366 адад ва аз он ҷумла 244 адад дар деҳотро ташкил доданд. Шабакаи телеграфи абонентӣ дар шаҳрҳои Кӯлоб ва Қӯрғонтеппа ба таври назаррас афзоиш ёфт.

Хулоса, таҳқиқот муайян намуд, ки алоқии телеграфӣ дар Аврупо дар нимаи дууми асри XIX пайдо гардида, охири асри XIX (с.1884) дар аморати Бухоро кушода шуд. Дар Тоҷикистон алоқии телеграфӣ соли 1925 кушода шуд. Маҳз таъсис ва инкишофи алоқии телеграфӣ дар минтақа буд, ки алоқии байни пойтахти кишвар ва ноҳияҳои ҷанубӣ хеле хуб гардида, боиси пешравии ҳаёти сиёсӣ фарҳангии минтақа гардид.

Зербоби дууми боби дуюм «**Таъсис ва инкишофи алоқии телефонӣ**» номгузорӣ шудааст. Рушди алоқии телефон дар Тоҷикистон баъди ташкилҳои ҶМШС Тоҷикистон, моҳи октябри соли 1924 оғоз гардид. То ин давра дар қаламрави Тоҷикистон алоқии телефонӣ тамоман вучуд надошт.

Муаллиф қайд менамояд, ки дар соли 1924 Душанбе тавассути чор хатти телеграф Бухоро, Кӯлоб, Чиликӯл, Қӯрғонтеппа пайваст буд. Соли 1927 корҳо оид ба таҷҳиз ва насби дастгоҳҳои телефон, инчунин алоқии телефонӣ дар асоси сими телеграф дар масирҳои зерини ҶМШС Тоҷикистон: Душанбе - Файзобод - Кӯлоб - Файзобод - Фарм; Душанбе - Қӯрғонтеппа- Чиликӯл; Чиликӯл – Саройкамар ба итмом расонида шуданд. Соли 1928 вилоятҳои Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб барои сохтани истгоҳи телефонҳо аз ҳисоби бучетҳои маҳаллӣ бо зарфияти 100 рақам барои ҳар як воҳид маблағи 8000 рубли ҷудо карданд. Чунин маблағҳо барои рушди истгоҳҳои телефон дар дигар шаҳрҳо низ ҷудо карда

шуданд. Аз соли 1931 телефонкашии МТС дар Кӯлоб, дар Душанбе ва Фархор, инчунин совхозҳои ғаллакории «Данғара» ва «Вахш» оғоз карда шуд. Дар ду адад шӯрои деҳоти ноҳияи Ҷиликӯл телефон кашида шуд. Соли 1932 хатҳои нави телефон дар масирҳои Қӯрғонтеппа-Оқсу-Данғара бо тӯли 33 км, Қӯрғонтеппа – Туғалон 10 км сохта ба истифода дода шуд. Барои ҳамлу накл 532 симчӯб дар масирҳои Ғарм-Ванҷ-Кангурт-Ховалинг-Кӯлоб-Саройкамар иваз карда шуданд. Ҳамин тариқ, 14 маркази ноҳия дорой алоқаи телефони бевосита бо маркази вилоят шуданд. Соли 1935 хатти телефони Душанбе-Панҷ, Душанбе-Кӯлоб-Ховалинг ба кор дароварда шуда, истгоҳи телефони Ҷиликӯл ба таври пурра бозсозӣ карда шуд. Соли 1940 истгоҳи МБ барои 200 рақам дар Қӯрғонтеппа ва 30 рақам дар Ёвон мавҷуд буд.

Соли 1948 дастгоҳҳои баландбурд дар қитъаи Душанбе – Кӯлоб насб карда шуданд. Дар ноҳияи Ҷиликӯл ба ҳар як сад нафар одамон 1 телефон, Коммунистӣ – 0,4, Қубодиён – 0,5 ва Вахш – 0,6 дастгоҳи телефон рост меояд. Дар солҳои 1971-1975 сохтмони истгоҳҳои телефон ва васеъ кардани истгоҳҳои мавҷуда ба наҷом расид, аз ҷумла дар дар ноҳияҳои вилояти Хатлон - Восеъ - 800, Дӯстӣ - 800, Ёвон - 1000, Қӯрғонтеппа - 2000, Колхозобод - 1200, Кӯлоб - 800, Вахш - 1000 рақам, ки ин имконият медиҳад, хизмати телефон ба хоҷагии халқ ва аҳоли хеле бештар карда шавад.

Хулоса, масъалаҳои инкишофи ташаккули минбаъдаи алоқаҳои телеграфӣ ва телефонӣ мавриди таҳқиқот қарор гирифтаанд. Натиҷаҳои таҳқиқот муайян намуд, ки рушд ва ташаккули воситаҳои алоқаҳои телеграфу телефонӣ ба тараққиёти соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоӣ ва сиёсату фарҳангии минтақаи омӯзиш таъсири калон расонид. Бинобар он дар шабакаи воситаҳои хабаррасонӣ алоқаи телефону телеграф чойи муҳимтаринро ишғол мекунанд. То инқилоб дар Тоҷикистон хатти алоқа вучуд надошт. Маҳз ташаккули алоқаҳои телеграфӣ ва телефонӣ яке аз омилҳои рушди иҷтимоӣ иқтисодии минтақаи таҳқиқишаванда гардид.

## Хулоса

### 1.Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия

Воситаҳои алоқа аз замони давлатдорӣ Сомониён оғоз шуда, таърихи чандинҳазорсола дорад ва дар тӯли таърихи худ номҳо ва шахсиятҳоеро офарид, ки дар рушди воситаҳои алоқа саҳми босазо гузоштаанд. Аммо дар рисолаи мазкур мо танҳо як қисмати таърихи онро мавриди омӯзиш қарор додем, ки он солҳои 1924 то соли 1991-ро дар бар мегирад. Барпошавии системаи воситаҳои алоқаи замонавӣ ба давраи душвори ҷанги гражданин - солҳои 20 рост омад. Аммо ба ҳамаи душвориҳо нигоҳ накарда, бо барпошавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар мудати хеле кӯтоҳ барои сохтмони объектҳои воситаҳои алоқаи замонавӣ замина гузошта шуд. Муҳимтарин қадам дар ин самт кушода шудани радиои тоҷик дар шаҳри Душанбе буд, ки он дар солҳои минбаъда маркази бузургтарини илми алоқа, на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар Осиёи Миёна гардид [1-М, 2-М, 3-М, 14-М].

Таъсисёбии системаи воситаҳои алоқаи замонавӣ дар вилояти Хатлон бо барпошавии Ҳокимияти Шӯравӣ рост омад ва аввалин алоқачиён дар ин минтақа маҳз алоқачиёни ҳарбии Артиши Шӯравӣ буданд. Аммо ба пешрафти минбаъдаи он ҳанӯз монеаҳои зиёд ҳалал мерасониданд ва яке аз ҳамин монеаҳо ҷанги шахрвандӣ ва мубориза бо дастаҳои босмачигарӣ буд, ки ҳаматарафаи пеши роҳи ҳар гуна навоариҳои давлати Шӯравиро мегирифтанд. Баъди торуморкунии босмачиён, давлати Шӯравӣ дар қатори аввалин вазифаҳо сохтмони объектҳои воситаҳои алоқаро оғоз намуд [2-М, 3-М, 4-М, 5-М, 11-М, 12-М].

Воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ бениҳоят рушд намуд. Дар солҳои соҳибистиқлолӣ бошад воситаҳои алоқа дар минтақаи таҳқиқшаванда дар асоси рушди технологияи ҳозиразамон боз ҳам бештар афзоиш ёфт [3-М, 15-М, 16-М, 17-М].

Пеш аз ҳама бояд қайд намуд, ки радио ва дигар дастовардҳои илмӣ-техникии дар Тоҷикистон ва вилояти Хатлон ба вуқӯъ омада, ин бо шарофати барқароршавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар кишварамон мебошад. Таърихи пайдоиши радио дар вилояти Хатлон ба солҳои 20-уми асри ХХ рост меояд [1-М, 3-М, 4-М].

Кору фаъолияти кормандони соҳаи алоқа дар вилояти Хатлон бо душвориҳои зиёд пеш мерафт. Гуфтан мумкин аст, ки дар ин минтақа бо таъсири ҳаракатҳои зиддишӯравӣ ҳама гуна намуди объектҳои воситаҳои алоқа маҳв карда мешуд. Таърихи воситаҳои алоқаи ин минтақа ба таърихи муборизаҳо шабоҳат дорад. Аз аввали солҳои 20-уми асри ХХ сар карда дар ин минтақа алоқачиёни ҳарбӣ ҳамеша дар сафи пеши мубориза барои сохтмони объектҳои воситаҳои алоқа буданд [7-М, 8-М, 9-М, 10-М].

Дар солҳои 20-30-юми асри ХХ Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон ба масъалаи радиоалоқаи шаҳрҳои Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб аҳамияти махсус дода, дар бораи насб намудани истгоҳҳои қабулу фиристандаи дорои қувваи баландшиддат дар хатҳои Душанбе - Қӯрғонтеппа ва Душанбе – Кӯлоб қарор баровард. Қарор вакилони Раёсати Шӯрои меҳнат ва мудофиаро (СТО-ШММ) вазифадор намуд, ки бо шаҳрҳои Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб феврал радиоалоқаро барқарор намоянд. Баҳри иҷроиши қарори Ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон дар соҳаи ташкил намудани радиоалоқа бо шаҳрҳои Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб, кормандони алоқа алоқаи доимиро бо шаҳри Душанбе барқарор намуданд. Радиоалоқа бошад дар як шабонарӯз 3 соат фаъолият менамуд [2-М, 3-М, 7-М, 17-М].

Хусусияти методологӣ ин кор имкониятҳои нав барои тадқиқотҳои синхронӣ таърихи Тоҷикистон фароҳам мекунад. Таърихи воситаҳои алоқаи Тоҷикистон дар баробари дигар тадқиқотҳои илми таърих, ки соҳаҳои алоҳидаи рушди Тоҷикистонро дар замони Шӯравӣ меомӯзанд, доираи донишхоро доир ба ин давра васеъ ва факту рақамҳои навро рӯи кор меорад.

Таърихи воситаҳои алоқаи даврони шӯравии Тоҷикистонро дар мисоли вилояти Хатлон таҳлил намуда, саҳми мутахассисони Иттиҳоди Шӯравиро низ бояд ёдрас шуд. Ҳеҷ шубҳае нест, ки нақши сохти Шӯравӣ ва ҳалқи рус дар таъсиси ва рушди воситаҳои алоқа аз ҳама омили асосӣ ба шумор мерафт.



Бе ин сохт ва бе кӯмаки кадрҳои рус иҷрои ин вазифаҳои азим ғайриимкон буд [3-М, 5-М, 16-М].

Дар солҳои 70-80-уми асри ХХ таъмини пурраи соҳаи алоқа бо кадрҳои маҳаллӣ анҷом ёфт ва дар ин солҳо давраи тадқиқотҳои олимони тоҷик дар омӯзиши воситаҳои алоқаи кишвар оғоз гардид. Дар солҳои панҷсолаи яқум дар вилояти Хатлон нахустин бор алоқаҳои телефонӣ ва телеграфӣ пайдо гардид. Дар баробари ҳамин системаи кори соҳаи алоқа низ ба кулӣ тағйир ёфт. Аз ин лиҳоз, тамоми сиёсати давлат маҳз ба рушди минбаъдаи соҳаи алоқа равона гардид [8-М, 9-М, 11-М, 16-М].

Сиёсати давлатии соҳаи алоқа, инчунин омода намудани кадрҳои баландхаттисоси соҳаро ба роҳ монда буд. Солҳои 50-ум дар Тоҷикистон Донишкадаи политехникӣ ба фаъолият оғоз намуд. Кушода шудани ин донишкада барои омода намудани кадрҳои соҳаи алоқа хизмати калон расонид. Солҳои 60- 70-ум масъалаи таъмини системаи воситаҳои алоқа Тоҷикистон бо кадрҳои маҳаллӣ ба пуррагӣ ҳал гардид. Дар баробари ҳамин дар омӯзишгоҳи алоқаи Тоҷикистон кормандони зинаи миёна тайёр мешуданд, ки нақши онҳо низ дар раванг ёфтани соҳаи алоқа арзандаи таҳсин аст [3-М, 4- М, 16-М, 17-М].

Тадқиқоти рисолаи мазкур муайян намуд, ки таърихи соҳаи алоқаро танҳо дар доираи таърихи ҷомеа ва сиёсати давлат бояд омӯхт, зеро рушди инкишофи воситаҳои алоқа аз муносибати давлат вобастагии зич дорад. Мавзуи таърихи соҳаи алоқа дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон моро ба хулоса овард, ки таҳқиқи ин мавзӯ барои пешрафти илми таърих ва махсусан таърихи соҳаи воситаҳои алоқаи тоҷик мусоидат мекунад ва таърихи ин соҳаро бой мегардонад. Муҳимияти илмии мавзуи мазкурро дар рисола пурра таҳлил намуда, алоқамандии таърихи он бо системаи сиёсӣ, сохтори идоракунии шӯравӣ аз нуқтаи назари илмӣ- муқоисавӣ таҳлил гардид [2-М, 4-М, 8-М, 11-М, 16-М, 17-М, ].

Дар баробари ин дар рисола даврабандии таърихи воситаҳои алоқа, методологияи таҳлил, муқоисаи давраҳои инкишоф дар асоси маводҳои бойгонӣ, факту далелҳои таърихӣ, ва хотираҳои иштирокчиён дар давоми давраи солҳои 1924-1991 дар доираи таърихи Тоҷикистон таҳқиқ шуда, муайян карда шуд, ки омилҳои асосии рушди воситаҳои алоқаи минтақаро вазъи ҷойгиршавии қишлоқу деҳаҳо, ноҳияҳо ва дигар нуқтаҳои иҷтимоӣ ташкил медиҳанд [1-М, 2-М, 4-М, 7-М, 11-М, 18-М].

Нақши муҳими рисоларо таҳлили сарчашмаҳо ва қорҳои илмии олимони ки дар соҳаи алоқа ва таърихи он фаъолият намуданд, ташкил медиҳад. Ҳамчун ҷанбаи методологӣ ин самт дар дараҷаи омӯзиши мавзӯ ҷои муҳимро ишғол карда, асарҳои чунин олимони ба монанди Азимов А., Абулҳаев Р.А., Н.Ҳотамов, Джураев А., Иркаев М., Николаев Ю., Шарипов Я., Кабилов Ҳ., Медведев Н.И., Хоҷазод С., Саидзода О., Сайко В., Ҷураева М., Шарипов Ҷ. Х., Абдурахмонов З.Ф. ва дигаронро мавриди истифодаи амиқ қарор дода шуданд. Ҳамчунин аҳамияти ин тадқиқот дар ҷамъоварии маводҳои бойгонӣ зоҳир мегардад, зеро тамоми таҳлили мантиқӣ бо фактҳои дақиқи маълумотҳои бойгонӣ асоснок карда шуданд. Дар рисола инчунин

барои иҷро кардани мақсади гузошташуда, таҳлили воқеаҳои сиёсӣ ба монанди барпокунии Ҳокимияти Шӯравӣ, давраи таъқиботҳои солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва таъсири онҳо ба сиёсати давлат дар соҳаи алоқа нишон дода шуд.

Таърихи таъсисёбӣ, инкишоф ва корнамоиҳои кормандони соҳаи алоқаро дар вилояти Хатлон таҳлил намуда, мо ба чунин хулосаҳо омадем:

- барпокунии ҳокимияти шӯравӣ дар вилояти Хатлон аввалин омили таъсисёбии воситаҳои алоқавӣ замонавӣ ба шумор меравад, зеро маҳз баъди барпошавии ҳокимияти шӯравӣ кори муассисаҳои алоқавӣ вилоят оғоз гардид;

- муҳимтарин марҳилаи таърихи воситаҳои алоқавӣ вилояти Хатлон ин давраи ташаккули кадрҳои маҳаллӣ буд, ки он аз солҳои 50-ум оғоз гардид ва дар солҳои 70-ум аллакай дар системаи алоқавӣ вилоят аввалин мутахассисони соҳаи алоқа аз ҳисоби аҳолии маҳаллӣ ба кор шурӯъ намуданд;

- дар марҳилаи охири таърихи алоқавӣ шӯравӣ - дар солҳои 70-80 асри ХХ воситаҳои алоқавӣ вилоят бо техникаи муосир таъмин гардид. Дар ин давра аз ҳисоби кадрҳои маҳаллӣ мутахассисони соҳаи алоқа баромаданд;

- таърихи воситаҳои алоқавӣ вилоят, таҷриба ва қаҳрамоноҳои алоқачиёни даврони гузашта барои мутахассисони имрӯза ҳамчун дастури методӣ, роҳнамо ва илҳомбахши корҳои оянда хизмат хоҳад кард.

Дар рисола сиёсати давлати Шӯравӣ дар роҳи таъмини вилояти Хатлон бо кадрҳои баландихтисоси соҳаи алоқавӣ ва ташаккулёбии соҳаи воситаҳои алоқавӣ минтақаи мазкур аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ таҳлил карда шуд ва дар ин самт муайян карда шуд, ки ба таври оммавӣ воридшавии мутахассисони маҳаллӣ ба системаи алоқа танҳо дар солҳои 50-80 асри ХХ оғоз гардид, зеро дар ин давра системаи тайёркунии кадрҳои соҳаи алоқа дар донишгоҳҳо ва омӯзишгоҳҳои алоқа васеъ ба роҳ монда шуд. Аз ҳамин лиҳоз дар рисола дар қисми алоҳида сиёсати кадрҳо ва саҳми мутахассисон ҳамчун зербоби алоҳида таҳқиқ шуда, муайян гардид, ки дар соҳаи алоқа мутахассисони соҳаи алоқа саҳми арзанда доштанд [2-М, 4-М, 5-М, 7-М].

Тамоми ҷанбаҳои дар рисола таҳқиқшуда – таъсисёбии аввалин муассисаҳои воситаҳои алоқавӣ дар вилояти Хатлон, рушди соҳаи мазкур дар солҳои 30 – 40-уми асри ХХ ва дар солҳои баъдичангии 50-70-уми асри ХХ ва сиёсати ИҶШС дар давраи солҳои 1970-1991 ба он оварданд, ки пояи бузурги илмӣ барои инкишофи минбаъдаи соҳаи алоқа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуд, ки шӯҳрати калонро пайдо намуданд [1-М].

Дар солҳои соҳибистиқлолӣ рушди воситаҳои алоқа боз ҳам беҳтар гардид. Таърихи барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқавӣ вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 30-юм ва 80-уми асри ХХ барои рушди минбаъдаи ҳамаи соҳаҳои минтақаи омӯзиш аҳамияти калони таърихӣ дорад.

## **2.Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо**

Маводҳои омӯхташудаи мавзуи «Ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлони ҶШС Тоҷикистон (солҳои 1924 – 1991)»-ро ҷамъбаст намуда, барои пешрафти соҳаи ало ва омӯзиши минбаъдаи он тақлифҳои зеринро пешниҳод мекунем: Имрӯз барои боз ҳам рушду такомул додани

воситаҳои алоқаи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон мо чунин пешниҳод менамоем:

1. Барои таъмин намудани талаботи аҳоли бо воситаҳои алоқаи ҳозиразамон, зарур аст, ки барои пеш бурдани воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон барномаи давлатӣ қабул карда шавад.
2. Барои баланд бардоштани нақши воситаҳои алоқаи минтақа тамоми захираҳои мавҷудбударо бояд истифода бурд.
3. Ҷалби инвеститсияи хориҷӣ барои маблағгузорию воситаҳои алоқаи вилоят баҳри муккамалгардонии шабакаҳои алоқа.
4. Баҳри истифодаи оқилона ва азнавкунии дастгоҳҳои ҳозиразамони алоқа ва пешравии фаъолияти воситаҳои алоқа бастанӣ шартномаҳо бо ҳамсоядавлатҳо, компанияҳои мобилӣ ва соҳибкорони ватаниву хориҷӣ.
5. Шароити мусоид фароҳам овардани барои сармоягузорию хориҷӣ ва ватанӣ.
6. Самаранок истифода бурдани имкониятҳои дохилии кишвар баҳри пешрафти соҳаи алоқа.
7. Бо корхонаҳои муштараки хориҷиву ватанӣ мустаҳкам ва мутобиқ намудани ҳамкориҳои мусбӣ.
8. Бо мақсади таъмини амнияти бехатарии соҳаи воситаҳои алоқа, пурзӯр намудани назорати давлатӣ.
9. Натиҷаи тадқиқотҳои рисола нишон дод, ки ба тамоми сабъ ва кӯшишҳои Ҳукумати Тоҷикистон дар роҳи таъмини соҳаи алоқа бо кадрҳо нигоҳ накарда, имрӯз ҳам дар минтақаи Хатлон мутахассисони соҳаи алоқа намерасанд. Нарасидани кадрҳо махсусан дар минтақаҳои дурдасти кӯҳистон ба монанди ноҳияҳои Балҷувон, Ховалинг, Муъминобод, Шамсиддин Шоҳин, Темурмалик ва қисмати ноҳияи Данғара, ки як қисмати аҳолии ин ноҳияҳои номбар шуда дар ҷойҳои душворгузар ҷойгир аст, ба назар мерасад. Баҳри ҳалли мушкилотҳои мавҷуда мувофиқи мақсад мебошад, ки ҳисси масъулияти мақомотҳои маҳалӣ дар сатҳи ҷамоатҳо ва ноҳияҳо дар сатҳи идораҳои баланди соҳаи алоқа ҳаллу фасли худро пайдо намояд.
10. Фаъолияти байнисоҳавии хадамоти дар татбиқи сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда шавад. Роҳбарони корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳои соҳаи алоқа барои риояи меъёрҳои ҳифзи меҳнат, муҳайё сохтани шароити мусоиди корӣ ва қобилияти кории кормандон чораҳои зарурӣ андешанд. Ҳамин тарз, барои рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба шароити имрӯзаи ҷаҳон нигариста, зарур аст, ки баҳри пешрафту тараққиёти соҳаи алоқаи вилоят бояд андешид.

## ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ

### I. Монография:

[1-М]. Қурбонов М.М. Ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлони ҶШС Тоҷикистон (солҳои 1924 – 1991) / М.М. Қурбонов. – Душанбе: Ирфон, 2022. – 185 с. ISBN978-99975-76-37-8

### II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризишавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд:

[2-М]. Қурбонов М.М. Развитие средств связи Хатлонской области в предвоенные годы (1933-1940 гг.) // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – №8. – С.99-104.

[3-М]. Қурбонов М.М. Истории становления и развития средств связи Хатлонской области Республики Таджикистан в 20-е годы XX века // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – №9. – С.110-114. (в соавторстве).

[4-М]. Қурбонов М.М. К истории средств связи Южного Таджикистана // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – №9. – С.127-132.

[5-М]. Қурбонов М.М. Развитие телеграфа в Хатлонской области Республики Таджикистан // Известия АН РТ, отд. общ. наук. – 2018. – №4. – С.50-54.

[6-М]. Қурбонов М.М. Развитие телевидение в Таджикистане и его южных районах (1960-1990 гг.) // Вестник Таджикского национального университета. – 2019. – №4. – С.101-105.

[7-М]. Қурбонов М.М. Ташкилбӣ ва барқароршавии алоқаи почта дар вилояти Хатлон дар солҳои 20-уми асри ХХ // Паёми ДМТ. – 2020. – №9. – С.127-132.

[8-М]. Қурбонов М.М. Рушди минбаъдаи алоқаи почта дар солҳои 1930-1980-ум дар вилояти Хатлон // Паёми ДМТ. – 2020. – №10. – С.148-152.

[9-М]. Қурбонов М.М. Ташаккул ва рушди алоқаи почта дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1930-1980) // Муаррих. – 2020. – №4. – С.57-63.

[10-М]. Қурбонов М.М. Рушди васоити алоқаи вилояти Хатлон дар солҳои соҳибистиқлолӣ // Паёми ДМТ. – 2021. – №7. – С.82-87.

[11-М]. Қурбонов М.М. Заминаҳои таърихӣ ва рушди алоқаи почта дар вилояти Хатлон (солҳои 30-70-уми асри ХХ) / М.М. Қурбонов, Д.Х. Алимов // Паёми ДМТ. – 2022. – №5. – С.85-91.

[12-М]. Қурбонов М.М. Рушди васоити алоқаи вилояти Хатлон дар солҳои соҳибистиқлолӣ / М.М. Қурбонов, Д.Х. Алимов // Муаррих. – 2022. – №4(32). – С.19-25.

### III. Мақолаҳои илмие, ки дар конференсияҳо ва симпозиумҳо ҷоп гардидаанд:

[13-М]. Қурбонов М.М. Шириншо Шотемур – инициатор создания самостоятельного государственного объединения таджиков // Маводи конфронси илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ таҳти унвони “Нақши Қаҳрамони Тоҷикистон Шириншоҳ Шотемур дар таҳкими давлатдорӣ миллӣ”, ДАТ ба

номи Шириншоҳ Шохтемур, ш. Душанбе. – 2018. – 9-10 февр. – С.99-103. (ҳаммуаллиф).

[14-М]. Қурбонов М.М. Формирование почтовой связи со времен Империи Саманидов до начало XX в. в Хатлонской области Республики Таджикистан // Международная научно-практическая конференция на тему: “Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты”, Центр системного анализа, г. Санкт-Петербург. – 2018. – 9-10 февр. – С.56-58.

[15-М]. Қурбонов М.М. Восстановление и развитие почты в Хатлонской области Республики Таджикистан в 30-е гг. XX века // Сборник научных статей по итогам Национальной научно- практической конференции на тему «Парадигмальный характер фундаментальных и прикладных научных исследований, их генезис», Центр Системного Анализа, г. Санкт-Петербург. – 2019. – 29-30 марта. – С.46-48.

[16-М]. Қурбонов М.М. Становление и развитие средств связи южных районов Таджикистана (1930-1940 гг.) // Материалы международной научно-теоретической коференции в честь 28-летие Государственной Независимости Республики Таджикистан, 25-летие принятия Коституции Республики Таджикистан и 22-летие Национального согласия на тему “Глобализация и диалог культуры в современном этапе”, БГУ им. Носира Хусрава, г. Бохтар. – 2019. – 17-18 мая.

[17-М]. Қурбонов М.М. История становления и развития средств связи Хатлонской области в 20-е гг. XX века // Вестник БГУ им. Носира Хусрава. Серия общественных наук. – 2019. – №3/1(61). – с.102-107.

[18-М]. Қурбонов М.М. Становление и развитие телеграфа и телефона в районах Вахшской долины Таджикистана // Вестник БГУ им. Носира Хусрава. Серия общественных наук. – 2019. – №3/3(67). – С.52-58.

[19-М]. Қурбонов М.М. Пайдоиши алоқаи телеграф навгонии ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон. – Паёми ДДБ ба номи Носири Хусрав. – 2022. – 3/2(100) – С.102-107.

[20-М]. Қурбонов М.М. Таъсис ва инкишофи алоқаи телефонӣ дар Тоҷикистон. – Паёми ДДБ ба номи Носири Хусрав. – 2022. – 3/2(100). – С.112-117.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  
ТАДЖИКИСТАН  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
БОХТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ НОСИРА  
ХУСРАВА**

**УДК: 930.15:524.1(575.3)**

*На правах рукописи*

**КУРБОНОВ МЕХРУБОН МИРЗОЕВИЧ**

**СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ В ХАТЛОНСКОЙ  
ОБЛАСТИ ТАДЖИКСКОЙ ССР (1924 – 1991 гг.)**

**АВТОРЕФЕРАТ**

**на соискание учёной степени кандидата исторических наук по  
специальности 07.00.02 – Отечественная история  
(история таджикского народа)**

Диссертация выполнена на кафедре истории таджикского народа Государственного образовательного учреждения «Бохтарский государственный университет имени Носири Хусрава»

**Научный руководитель:** **Алимов Давлатали Халилович** - доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой общей истории и культурологии ГОУ «Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава»

**Официальные оппоненты:** **Хусайнов Ахмаджон Курбонович** - доктор исторических наук, доцент, декан факультета истории и права «Таджикского государственного университета имени С. Айни»

**Абдурахмонов Зевар Вафоназарович** - кандидат исторических наук, начальник отдела воспитания ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино»

**Ведущая организация:** **Худжандский государственный университет имени академика Бободжана Гафурова**

Защита состоится «02» марта 2023 года в 13<sup>00</sup> часов на заседании Диссертационного совета 6D.KOA-035 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук при Институте истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной Академии Наук Таджикистана, по адресу: 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33.

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке имени Индиры Ганди Национальной академии наук Таджикистана (734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33) и на официальном сайте Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной Академии Наук Таджикистана ([www.institute-history.tj](http://www.institute-history.tj))

Автореферат разослан “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023 года

**Ученый секретарь  
Диссертационного совета,  
доктор исторических наук, профессор**

**Раджабов А.**

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследования.** В условиях глобализации средства связи с космической скоростью превращаются в одно из важных элементов культуры, и, таким образом, происходит великая революция.

В начале третьего тысячелетия в мире появилось очень много новых средств связи, в том числе космические, которые вносят в повседневную жизнь людей изменения и способствуют исключительным развитием.

В начале XX века в систему связи Таджикистана также были внедрены новые оборудования, современные инновационные технологии и космические средства связи, которые способствовали развитию и появлению новых возможностей.

В соответствии со сравнительным анализом истории формирования и развития средств связи, использования опыта Советского периода республики в условиях государственного суверенитета Таджикистана в свете новых отношений к изучению истории, когда отсутствует влияние идеологии на оценке конкретных исторических событий и демократических процессов в Таджикистане, для отражения истории, появления и развития средств связи появились новые объективные возможности.

Необходимо подчеркнуть, что в период Советского Союза для формирования и развития системы связи в Хатлонской области были задействованы огромные материально-технические и человеческие ресурсы. В этой связи, изучение данной проблемы потому необходимо, что в отечественной историографической науки до сих пор проблемы формирования и развития средств связи в отдельно взятых регионах республики не исследованы в полной мере, т.е. комплексно и научно.

**Актуальность исследуемой проблемы** определяется еще и тем, что развитие системы связи в исследуемый период обеспечило не только повышение экономического потенциала одного из регионов республики, но и имело политическое, социальное и культурное значение. Ибо в результате строительства объектов связи население республики, активно включились в строительство новой социалистической жизни.

Исследование данной проблемы еще актуально тем, что в диссертации указывается на опыт дружбы народов СССР, сплоченность и их взаимодействие для формирования и развития системы связи в отдельно взятой области. В 20-30-тые годы XX века в новообразованных районах Хатлонской области, несмотря на тяжелые условия работы и высокую температуру, когда температура воздуха местами доходила до 50 градусов в далёких горных кишлаках таджики при поддержке других народов и наций бывшего Советского Союза в очень короткий промежуток времени организовали и построили линии связи: почту, телефон, телеграф и радио.

Изучение и выводы положительной исторической практики, и выявление отрицательных явлений в изучаемой проблеме способствует не только ознакомлению, но и дальнейшему развитию средств связи в Таджикистане. В этой связи, актуальность данной проблемы обосновывается и тем, что в течение нескольких десятилетий в отечественной исторической науке развитие средств связи обычно в виде исключения охарактеризовались как расширение новых технических средств. На самом деле, меры по развитию средств связи в



исследуемый период в Хатлонской области расширились, и больше всего имели социально-экономическую направленность, и в последствии были обозначены как особое явление.

В исследуемый автором период, практика строительства, становление и развитие средства связи рождала не только многочисленные примеры трудового героизма и самоотверженности, но и смелых и оригинальных инженерно-технических решений. В этой связи в данный период развития средств связи Хатлонской области накоплен определенный опыт, имеющий как позитивный, так и негативный характер.

Поэтому научное обобщение и всестороннее осмысление опыта развития средств связи в Хатлонской области (1924 -1991гг.) и умелое извлечение из него необходимых уроков, поможет использовать в будущем самые полезные моменты и направления той политики.

Если в 30 - тые годы XX века в районах области появились первые общественные пункты связи: почта, телефон, телеграф и радио, то в 80-тые годы почти все население области было обеспечено средствами связи.

**Важность научных аспектов данной темы отражены в следующих пунктах:**

- в диссертации проанализированы развития средств связи на примере одного из регионов республики, а также были исследованы исторические аспекты развития современной связи 20 – х годов XX века в Хатлонской области;

- актуальность диссертации ещё заключается в том, что подвергались научному исследованию исторические аспекты развития средств связи, и была показана их привязанность к политической системе, управленческой структуре и науки;

- в диссертации были научно, проанализированы развитие данной отрасли и её проблемы, а также политические события и их последствия для данной отрасли, а также были отражены этапы её развития;

- исследование данной темы предусматривает изучение новых методов, и, таким образом, вносит определенный вклад в изучение современной истории таджикского народа;

- на основе архивных материалов, исторических фактов, воспоминаний непосредственных участников исторических событий были научно проанализированы все события за период 1924 и 1991 гг.

На основе настоящего исследования были сделаны научные выводы по теме исследования. А также были определены основные аспекты развития средств связи, которые в последствии могут быть использованы в качестве научных источников для изучения истории системы связи данного региона. В настоящей диссертационной работе была проанализирована история средств связи Советского периода, которая может служить путеводителем для исследователей данной отрасли в настоящее время и в будущем.

**Степень изученности темы исследования.** Тема история формирования и развития средств связи в Хатлонской области неоднократно затрагивалась в публикациях отечественных и зарубежных ученых и исследователей. Но специальное изучение и исследование данной темы показывает, что она в основном затрагивалась в отчетах и отдельных статьях, а по этой теме до сих

пор не было завершено отдельного исследования. Отдельные пункты по проблеме развития социального и политического обустройства государства и их влияния на развитие науки, в том числе отрасли связи встречаются в книгах таджикского ученого Кабирова Х., где приводятся отдельные сведения о проблемах восстановления и развития средств связи в республике.

Анализы показывают, что частично были исследованы дореволюционная история, и история советского периода Таджикистана о строительстве объектов связи, развитие средств связи и оборудования объектов связи техническими средствами.

Исследователями было опубликовано много работ, но не была исследована в полном объеме история формирования и развития системы связи Хатлонской области.

Как показывает анализ, историографические публикации, опубликованные по теме работ можно разделить на пять групп.

К первой группе относятся произведения и статьи, отчеты и выступления, а также ежегодные Послания Основателя мира и национального единства, Президента Республики Таджикистан – уважаемого Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли, где руководитель страны затрагивает различные исторические проблемы периода суверенитета Таджикистана<sup>10</sup>.

Ко второй группе относятся фундаментальные и коллективные работы, монографии и научные статьи такие как: «История таджикского народа», «Очерки по истории Советского Таджикистана», «История таджикского народа: XX век», Музаффера Азизи, Карловой Е.Л., Скропишевой В. Г., Китаевой Н.Ж., Саидзода Обиджона, Глейзера М.С., Потапова Н.М., Сергейчука К.Я., Ходжазод С. и др., которые напрямую или косвенно затрагивают историю средств связи Таджикистана<sup>11</sup>.

<sup>10</sup>Рахмонов Э. Тоҷикистон: 10 соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. – Душанбе, 2001; Рахмонов Э. Тысяча лет – в одну жизнь: Сборник выступлений, речей, интервью и статей. – Душанбе: Ирфон, 2003; Рахмонов Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва бедории миллат. Ҷ.1-8. – Душанбе: Ирфон, 2006-2010; Рахмон Эмомалӣ. Уфуқҳои истиқлол. – Душанбе: Ганҷ-нашриёт, 2018.

<sup>11</sup>Заминаҳои пайдоиши почтаи Тоҷикистон. – Душанбе, 2011; Музаффар Азизӣ. Мухтасар таърихи Хатлон. – Кӯлоб, 1992; Карлова Е.Л., Скропишева В.Г. К вашим услугам – почта. – Лениздат, 1985; Саидзода Обиджон. Умре бо радио. – Душанбе: Бухоро, 2017; Китаева Н.Ж. Охрана труда на предприятиях почтовой связи. – М.: Радио и связь, 1986; Глейзер М.С., Потапов Н.М. Радио в дни войны: Очерки и воспоминания видных военачальников, известных писателей, деятелей искусства, дикторов радиовещания. – М.: Искусство, 1982; Сергейчук К. Я. Технический прогресс средств связи в семилетке. – М.: Знание, 1959; Ходжазод С. Таърихи Радиои Тоҷикистон. Қисми 2. – Душанбе: Деваштич, 2006; История таджикского народа. В трех томах, пяти книгах. // Под ред. академика АН СССР Б. Гафурова и др. М.: Наука, 1963. -1965; Хайдаров Г.А. История таджикского народа: XX век.- Ходжент, 2001; Эркаев М., Николаев Ю., Шарофов Я. Очерки таърихи Тоҷикистони совети.- Сталинабад,1960; Рахматуллоев А.,Мухторов С. Очеркҳои таърихи Тоҷикистони совети.- Душанбе: Маориф, 1989; Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана Т.1 (1903-1937 гг.). 3-е изд., доп. и переработ. - Душанбе: Ирфон, 1980; Т.2 (1938-1983 гг.). - Душанбе: Ирфон, 1984; Набиева Р.А., Зикриёев Ф.Б.Таърихи халқи тоҷик. - Душанбе: Сарпараст,2001; Набиева Р., Зикриёев Ф., Зикриёева М. Тоҷикистон дар асри XX ва аввали асри XXI.-Душанбе: Матбуот,2008; История таджикского народа. Т.III. Кн. 1. – М., 1964; История таджикского народа. Т.III. Кн. 2 (1938-1963 гг.). – М.: Наука, 1965;

К третьей группе относятся кандидатские и докторские диссертации. В этих диссертациях в основном освещены история восстановления и развития средств связи Таджикистана<sup>12</sup>. На пример, диссертации Кабирова Х.К.,

История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917–1941 гг.). – Душанбе, 2004; История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 гг.). – Душанбе, 2011; Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.). - Душанбе, 1967; Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). - Душанбе, 1968; Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). - Душанбе: Дониш, 1980; Медведев Н.И. Становление и развитие радио и телевидения в Таджикистане. - Душанбе, 2005; Развитие связи в СССР. Под. Ред. Псурцева Н.Д. – М.: Связь, 1967; Джураев Л. Телевидение. – Душанбе: Ирфон, 1979; Попов Д.И. Алло. я вас люблю. – Душанбе: Ирфон, 2002; Барсук В.А., Мацнев В.П., Тихонова А.Ф. Организация и планирование почтовой связи. Учебник для вузов связи. – М.: Связь, 1977; Назаршоев Н.М. Интеллигенция Таджикистана в 1961-1985гг. – Душанбе: Дониш, 1989; Питаевский П.И. Планирование хозяйства района. – М., 1955; Симчук М.К. Почтовые правила. – Душанбе, 2000; Шарипов В., Рахматуллаев Х. Шаги нашего развития. (Материалы о развитии экономики, наука и культуры, росте материального благосостояния трудящихся Таджикской ССР). – Душанбе: Ирфон, 1976; Чураева М. Чилои ситораҳои телевизион. – Душанбе: Сарпараст, 2003; Джураев А. Телевидения. – Душанбе: Ирфон, 1979; Скоробогатов И.М. Компартия Таджикистана в борьбе за развитие народного хозяйства республики в послевоенный период (1945-1953 гг.). – Душанбе, 1963; Симчук М.К. Почтовые правила. – Душанбе, 2000; Советский Таджикистан за 60 лет. – Душанбе: Ирфон, 1984; Нурматова М.Р. Таърихи пайдоиш ва инкишофи алоқаи радио дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми ДМТ. – 2019. – №6. – С.104-106; Кабиров Х. Тараққиёти воситаҳои алоқа дар РСС Тоҷикистон //Радиогузаронӣ ва радиошунавонӣ. – Сталинобод, 1959. - С.29-31; Хочазод С. Донишномаи радио ва телевизиони Тоҷикистон. – Душанбе: Шучоён, 2009; Осмонова А.М. Роль средств массовой информации в пропаганде новой обрядности. – Душанбе: Дониш, 1981

<sup>12</sup>Кожевникова Е., Эргашева З., Гайсина Л. В Таджикистане не будет новых сотовых компаний // Азия-Плюс. Hi-Tech. – 2006. – май (№3); Сайфуллоев С. Ҳар рӯз дар чустучӯ // Газетаи муаллимон. – 1986. – 1 февр.; Қайюмов Т. Пайвандгарони дилҳо // Садои мардум. – 2002. – 9 окт.; Сайко В. Садои радио дар дехот // Маориф ва маданият. – 1965. – 1 июл.; Сарварова О. Шаҳри панҷоҳсола // Маориф ва маданият. – 1971. – 24 апр.; Саъдиев Ш. Набзи ҷавонӣ // Комсомоли Тоҷикистон. – 1987. – 6 май.; Системаи электронӣ дар алоқа // Тоҷикистони Советӣ. – 1971. – 12 март; Қаландаров Ғ. Воситаи тавоноии ахбороти оммавӣ // Тоҷикистони Советӣ. – 1977. – 7 май; Мирзо Саттор. Бо теги сухан // Тоҷикистони Советӣ. – 1989. – 7 май; Ахмедов П. Боевое оружие партии // Кулябская правда. – 1982. – 5 мая; Таваккалов Д. Рубежи связистов // Кулябская правда. – 1982. – 7 мая; Нуров Н. На связи – Душанбинская ГТС // Вечерний Душанбе. – 1987. – 26 март; Каххаров А. Об итогах майского пленума ЦК КПСС и мерах, обеспечивающих выполнение широкой программы мелиоративных и ирригационных работ в республике // Комсомолец Таджикистана. – 1966. – 3 июля; Рустамбеков Х. Новый радиоузел // Коммунист Таджикистана. – 1948. – 29 дек.; Радиоузел в Сары-Чашме // Коммунист Таджикистана. – 1948. – 22 авг.; Новые общественные постройки // Коммунист Таджикистана. – 1949. – 23 июля; Радиоприемники в колхозе // Коммунист Таджикистана. – 1949. – 24 июля; Султонов М., Бобоев М. Радио ва тарбияи интернационалии меҳнаткашон // Коммунисти Тоҷикистон. – 1968. – №8. – С.62-65; Сапёров В. Радиошунавонӣ ва масъалаҳои тарбияи насли наврас // Коммунисти Тоҷикистон. – 1966. – №9. – С.14-20; Шарифов В. Аслиҳаи тавоноии тарбияи коммунистии меҳнаткашон // Коммунисти Тоҷикистон. – 1963. – №4. – С.23-27; Тулаков А. Коммунисты узла связи // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 10 окт.; Викторов М. Разговор по немедленной связи // Коммунист Таджикистан. – 1968. – 27 июня; Сайко В.А. Без бумаги и без расстояний // Коммунист Таджикистана. – 1969. – 7 мая; Каюмов А. Таджикское радио – школьникам // Телевидение. Радиовещание. – 1973. – №10. – С.21; Мельников Н. Незабываемое // Комсомолец Таджикистана. – 1973. – 7 дек.; Худайбердиев Х.

Каримова А.А., Абдурахмонова З.Ф., Каримова А.А., Рихсиева Б.А., Мамбетсариева Т.М., Шаймергенова Т.А., Кожирова Б.К., Чернова Ф.М., Новокрашеновой Т.М., Сагинбекова Р., Гуревича П.С., Кадырова Т.Д., Киселева Н.Ю., Тихонова О.Н., Даутовой Р.В., Гатине Р.Р., Егоров А.И., Айтуганова М.Л., Костякова Ю.Б., Криворученко К.С., Ружников В.Н., Шестопаловой Е.В., Мельникова А.И., Морева В.А., Гайдучока О.Я. и др.

В этих диссертациях и в работе Кабирова Х. в том числе, были исследованы отдельные аспекты развития средств связи некоторых регионов Республики Таджикистан.

К четвертой группе относится периодическая печать центральных, областных и районных газет и журналов<sup>13</sup>. В этом направлении были

Радиофестиваль пяти республик // Правда Востока. – 1970. – 11 янв.; Каримзода Х. Дар шубаҳои алоқа оё вазиён хуб аст? // Хакикати Хатлон. – 1990. – 14 фев.; Абдусатторов К. Хоҳам ба хама роҳравон роҳи сафед // Хакикати Хатлон. – 1990. – 22 фев.; Бозсози дар соҳаи алоқа // Хакикати Хатлон. – 1990. – 27 март; Мухаммадиев Ш. Коргоҳи нави алоқа бунёд мешавад // Хакикати Хатлон. – 1990. – 18 апр.; Чухно Н., Холматов Ю., Мирзоев Т., Каримов Х. Шикояти обунаҷиён бечо набудааст // Хакикати Хатлон. – 1990. – 19 апр.; Гастроли театра в колхозах // Красный хлопкороб. – 1946. – 2 июня. (К-тубе); Уҳдадорҳои сотсиалистии меҳнаткашонӣ вилояти Кӯлоб дар соли 1986 // Роҳи Ленинӣ. – 1986. – 28 янв.; К посевной компании // Красный хлопкороб. – 1944. – 1 мая; Объявление о перерегистрации точек // Красный хлопкороб. – 1945. – 18 янв.; Лишевский В. Первое столетие телефона // Наука и жизнь. – 1975. – № 7. – С.50-54; Лужецкий Н.Н. Из истории развития городской телефонной связи в нашей стране // Вестник связи. – 1957. – №7. – С.9-12; Псурцев Н.Д. Радио вчера, сегодня, завтра // Радио. – 1974. – № 8. – С. 24; Павлов Л. А. Советское радиостроительство. К десятилетию советского радиовещания (5.12.1923 – 5.12.1933 гг.) // Говорит СССР. – 1933. – №22.

<sup>13</sup>Кожевникова Е., Эргашева З., Гайсина Л. В Таджикистане не будет новых сотовых компаний // Азия-Плюс. Hi-Tech. – 2006. – май (№3); Сайфуллоев С. Ҷар рӯз дар чустуҷӯ // Газетаи муаллимон. – 1986. – 1 фев.; Қайюмов Т. Пайвандгарони дилҳо // Садои мардум. – 2002. – 9 окт.; Сайко В. Садои радио дар дехот // Маориф ва маданият. – 1965. – 1 июл.; Сарварова О. Шаҳри панҷоҳсола // Маориф ва маданият. – 1971. – 24 апр.; Саъдиев Ш. Набзи ҷавонӣ // Комсомоли Тоҷикистон. – 1987. – 6 май.; Системаи электронӣ дар алоқа // Тоҷикистони Советӣ. – 1971. – 12 март; Қаландаров Ғ. Воситаи тавоноӣ аҳбороти оммавӣ // Тоҷикистони Советӣ. – 1977. – 7 май; Мирзо Саттор. Бо теги сухан // Тоҷикистони Советӣ. – 1989. – 7 май; Аҳмедов П. Боевое оружие партии // Кулябская правда. – 1982. – 5 мая; Таваккалов Д. Рубежи связистов // Кулябская правда. – 1982. – 7 мая; Нуров Н. На связи – Душанбинская ГТС // Вечерний Душанбе. – 1987. – 26 март; Каххаров А. Об итогах майского пленума ЦК КПСС и мерах, обеспечивающих выполнение широкой программы мелиоративных и ирригационных работ республике // Комсомолец Таджикистана. – 1966. – 3 июля; Рустамбеков Х. Новый радиоузел // Коммунист Таджикистана. – 1948. – 29 дек.; Радиоузел в Сары-Чашме // Коммунист Таджикистана. – 1948. – 22 авг.; Новые общественные постройки // Коммунист Таджикистана. – 1949. – 23 июля; Радиоприемники в колхозе // Коммунист Таджикистана. – 1949. – 24 июля; Султонов М., Бобоев М. Радио ва тарбияи интернационалии меҳнаткашон // Коммунисти Тоҷикистон. – 1968. – №8. – С.62-65; Сапёров В. Радиошунавонӣ ва масъалаҳои тарбияи насли наврас // Коммунисти Тоҷикистон. – 1966. – №9. – С.14-20; Шарифов В. Аслиҳаи тавоноӣ тарбияи коммунистии меҳнаткашон // Коммунисти Тоҷикистон. – 1963. – №4. – С.23-27; Тулаков А. Коммунисты узла связи // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 10 окт.; Викторов М. Разговор по немедленной связи // Коммунист Таджикистан. – 1968. – 27 июня; Сайко В.А. Без бумаги и без расстояний // Коммунист Таджикистана. – 1969. – 7 мая; Каюмов А. Таджикское радио – школьникам // Телевидение. Радиовещание. – 1973. – №10. – С.21; Мельников Н. Незабываемое // Комсомолец Таджикистана. – 1973. – 7 дек.; Худайбердиев Х.

опубликованы множества научных и научно-популярных статей учеными и журналистами. Но подробные исследования, годовые отчеты и, в общем, вся история достижения средств связи больше всего печатались в республиканских и всесоюзных средствах массовой информации «Правда», «Известия», «Тоҷикистони Сурх», «Правда Востока», «Чумхурият», «Садои мардум». Г. Гусейнова. Отчетный доклад 1-му учредительному съезду КП(б) Таджикистана. (Советский Таджикистан, 1930, 10 июня), Бобораджаб М. «Для доставки почты не хватает транспорта». (Минбари халк, 2009, 22 окт.), Диловаров С. «Разница, которую невозможно сравнить». (Чумхурият, 2011, 22 февр.), Косимов И. «Успокающее сердце». (Омӯзгор, 2009, 4 май.), Мельников Н. «Незабываемая установка радиостанции в Кулябе». (Комсомолец Таджикистана, 1973, 7 дек.), Филиппов А. «Трудовые дела транспортников-связистов». (Коммунист Таджикистана, 1952, 25 янв.), Сайфуллоев С. «Каждый день в поиске». (Газетаи муаллимон, 1986, 1 февр.), Кайюмов Т. «Связующее сердце». (Садои мардум, 2002, 9 окт.), Сайко В. «Голос радио в сельской местности». (Маориф ва маданият, 1965, 1 июл.), Каландаров Г. «Сильное средство массовой информации» (Тоҷикистони Совети, 1977, 7 май.), Мирзо Саттор. «Острое слово» (Тоҷикистони Совети, 1989, 7 май.), Ахмедов П. «Боевое оружие партии». (Кулябская правда, 1982, 5 мая.), Рустамбеков Х. «Новый радиоузел». (Коммунист Таджикистана, 1948, 29 дек.), Муродов А. «Таджикская почта» на вашей службе». (Садои мардум, 2017, 10 окт.), «Истина истории – истина жизни». (Садои мардум, 2007, 12 май), Амиров Б. «Алло... я Куляб». (Хақикати Хатлон, 1989, 15 дек.), Аскар А. «Связь – связывает сердца» (Чумхурият, 2004, 8 май), «Улучшается культурно-просветительская работа» (Большевик Курган-Тюбе, 1949, 10 март), Доклад первого заместителя исполнительного комитета Совета народных депутатов Кулябской области Л. Я. Терентьева. (Рохи Ленини, 1986, 14 янв.), Алексеева С. «Куляб древний и молодой». (Народная газета, 2006, 15 февр.), Худайбердиев Х. «Радиотрибуна пяти республик». (Правда Востока, 1970, 11 янв.), «Гастроли театра в колхозах». (Красный хлопкороб, 1946, 2 июня) и журналы Шарифова В. «Сильное оружие коммунистического воспитания трудящихся». (Коммунист Тоҷикистон, 1963, №4, С.23-27), Абдулхамиди Тагой. «Что такое радио?» (Илм ва хаёт, 1989, №11, С.37-38), Ибронов М. «Благой вестник». (Занони Тоҷикистон,

---

Радиотрибуна пяти республик // Правда Востока. – 1970. – 11 янв.; Каримзода Х. Дар шубҳаҳои алоқа оё вазъият хуб аст? // Хақикати Хатлон. – 1990. – 14 фев.; Абдусатторов К. Хоҳам ба хама роҳравон роҳи сафед // Хақикати Хатлон. – 1990. – 22 фев.; Бозсози дар соҳаи алоқа // Хақикати Хатлон. – 1990. – 27 март; Мухаммадиев Ш. Коргоҳи нави алоқа бунёд мешавад // Хақикати Хатлон. – 1990. – 18 апр.; Чухно Н., Холматов Ю., Мирзоев Т., Каримов Х. Шикояти обунаҷиён бечо набудааст // Хақикати Хатлон. – 1990. – 19 апр.; Гастроли театри в колхозах // Красный хлопкороб. – 1946. – 2 июня. (К-тубе); Уҳдадорихои сотсиалистии меҳнаткашонии вилояти Кӯлоб дар соли 1986 // Роҳи Ленинӣ. – 1986. – 28 янв.; К посевной компании // Красный хлопкороб. – 1944. – 1 мая; Объявление о перерегистрации точек // Красный хлопкороб. – 1945. – 18 янв.; Лишевский В. Первое столетие телефона // Наука и жизнь. – 1975. – № 7. – С.50-54; Лужецкий Н.Н. Из истории развития городской телефонной связи в нашей стране // Вестник связи. – 1957. – №7. – С.9-12; Псурцев Н.Д. Радио вчера, сегодня, завтра // Радио. – 1974. – № 8. – С. 24; Павлов Л. А. Советское радиостроительство. К десятилетию советского радиовещания (5.12.1923 – 5.12.1933 гг.) // Говорит СССР. – 1933. – №22.

1984, №4.), Набиев Н. «Телефонист». (Занони Тоҷикистон, 1984, №4.), Кабиров Х. «Развитие средств связи республики в новой пятилетке». (Коммунисти Тоҷикистон, 1971, №8, С.16-20), Попов Д. «Высшая обязанность связистов». (Агитатори Тоҷикистон, 1988, №18, С.7-9), Сарычев Ю. «Пока без трудностей». (Советский Союз, 1968, №6, С.14), Кабиров Х. «Высокое имя». (Тоҷикистон, 1961, №5, С.6-7), Николаева Л. «Услуги на дому – неотъемлемая часть нашей работы». (Вестник связи, 1973, №6, С.12), «Одною жизнью, дыханьем одним...» (Телевидение. Радиовещание, 1974, №10, С.8).

К пятой группе относятся материалы из Интернетных сайтов<sup>14</sup>. Необходимо подчеркнуть, что все материалы о средствах связи находятся на сайтах в Интернете ([www. vsiagaiartika.ru](http://www.vsiagaiartika.ru)-15.02.2012, [www. ogoniok.com](http://www.ogoniok.com)-15.02.2012, [www. tajikpost.tj /ru/](http://www.tajikpost.tj/ru/) история - 22.05.2017, [www. livejournal](http://www.livejournal) - 6.05.2020, [https. // commons. ru.wikipedia. org.](https://commons.ru.wikipedia.org) – 19.04.2020, [www. muloevsharif-wordpres. com.](http://www.muloevsharif-wordpres.com) – 15.03.2020, [www. ozodi. Org.](http://www.ozodi.Org) 13.02.2012).

В некоторых материалах ([https. // commons. ru.wikipedia. org.](https://commons.ru.wikipedia.org) – 19.04.2020, [www. muloevsharif-wordpres. com.](http://www.muloevsharif-wordpres.com) – 15.03.2020, [www. ozodi. Org.](http://www.ozodi.Org) 13.02.2012) обсуждаются не только проблемы использования средств связи, но и проблемы использования опыта прошлого и настоящего, а также реальное формирование связи.

Вопросы становления и развития средств связи Хатлонской области - это часть всесоюзного (СССР), регионального (Среднеазиатского), республиканского (Таджикистана) и даже зонального (Хатлонского) масштаба, которые в разные исторические периоды имели разные назначения. Например, в 50-е годы – цели и задачи обеспечения средствами связи региона; в 60-е годы – цели и задачи улучшения средств связи; в 70-80-е годы цели обеспечения новыми техническими средствами связи; в 90-е годы – завершение процесса становления связи. Поэтому они отражены в различных видах информации, от газетных статей до капитальных трудов и специальных исследований, по тому же принципу: союзный, региональный, республиканский и зональный.

Основная информация по истории проблемы отражена в капитальных изданиях: в истории таджикского народа (трёхтомный – 3-й том и шеститомный – 5 и 6 тома)<sup>15</sup>, история Хатлонской области, истории районов,

<sup>14</sup>История таджикской почты // [tajikpost.tj/ru/ история//](http://tajikpost.tj/ru/история/) Санаи мурочиат: 22.05.2017; История возникновения почты // [www. livejournal](http://www.livejournal) // подготовила Зара Геворкян // Санаи мурочиат: 6.05.2020. Шапкин В. И. Радио: открытие и изобретение / В. И. Шапкин. - Москва: ДМК ПРЕСС, 2005. // [электронный ресурс]. [https. // commons. ru.wikipedia. org.;](https://commons.ru.wikipedia.org) Лейтес Л.С. «К истории отечественного радиовещания» Статья [https \[электронный ресурс\].//wikipedia. org.;](https://commons.ru.wikipedia.org) История таджикской журналистики // [www. muloevsharif-wordpres. com;](http://www.muloevsharif-wordpres.com) Фарҳоди Милод, Бароги Юсуфи, Радиои тоҷикӣ: Мусикӣ ҷои иттилоотро мегирад /Таджикское радио: Музыка заменит информацию. // [www. ozodi. Org.](http://www.ozodi.Org) 13.02.2012 г.

<sup>15</sup>История таджикского народа. Т.Ш. Кн. 1. – М., 1964; История таджикского народа. Т.Ш. Кн. 2 (1938-1963 гг.). – М.: Наука, 1965; История таджикского народа. Т.V. Новейшая история (1917–1941 гг.). – Душанбе, 2004; История таджикского народа. Т.VI. Новейшая история (1941-2010 гг.). – Душанбе, 2011.

истории народного хозяйства, энциклопедии,<sup>16</sup> истории коммунистической партии Таджикистана, история развития средства связи, истории культурного строительства, истории рабочего класса Таджикистана.

Как показывает история развития таджикского радио до сих пор в книгах и статьях, коллективных сборниках, газетных материалах И.К. Усманова, М.Р. Шукурова, А. Саъдуллоева, Д. Давронова, В. Вохидова, В. Волкова, С. Гулова, С.Х. Хайдарова, Г. Каландарова были рассмотрены и исследованы отдельные стороны данной темы<sup>17</sup>.

Касаясь этой или иной проблемы ежегодно отмечается профессиональный праздник День радио, исследователи обращаются к истории радио, вспоминают и пишут о роли радио в конце 30-тых годов XX века, во время ВОВ и последующие десятилетия.

Необходимо отметить, что данная работа не свидетельствует о реальном исследовании темы.

До сих пор в полной мере не исследованы различные стороны истории радио, начиная от истории формирования, кончая программ, жанров и особенностях

<sup>16</sup>Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ.1. – Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1978; ЭСТ. Ҷ.2. – Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1980; ЭСТ. Ҷ.3. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1981; ЭСТ. Ҷ.4. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1983; ЭСТ. Ҷ.5. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1984; ЭСТ. Ҷ.6. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1986; ЭСТ. Ҷ.7. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1987; ЭСТ. Ҷ.8. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1988; Таджикская ССР. Энциклопедия в честь 50-летия. – Душанбе: Глав. научная ред. Таджикской советской энциклопедии, 1974; Таджикская ССР. Энциклопедия в честь 60-летия. – Душанбе: Глав. научная ред. Таджикской советской энциклопедии, 1984; Энциклопедияи хочагии кишлоки Тоҷикистон. Ҷ.1.– Душанбе, 1989; Энциклопедияи Кубодиён. – Душанбе: Позитив-Сераис, 2010; Энциклопедия. Ноҳияи Москва: 50 сол. – Душанбе: Афсона, 1999; Энциклопедия. Ховалинг. – Душанбе: Ирфон, 2001; Энциклопедия. Ноҳияи Муминобод: 80 сол. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2010; Энциклопедия. Қомусномаи Айн. Ноҳияи Темурмалик. – Душанбе: Шарки озод, 2011; Энциклопедияи Кӯлоб. – Душанбе: Ирфон, 2006; Энциклопедия. Фархор. – Душанбе: Ирфон, 2011; Таджикская ССР за 20 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1949; Таджикская ССР за 25 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1955; Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. – Душанбе, 1964; Сборник статей по истории Советского Таджикистана. – Душанбе, 1978. Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷ.1. – Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1978; ЭСТ. Ҷ.2. – Душанбе: Сарредаксияи илмии ЭСТ, 1980; ЭСТ. Ҷ.3. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1981; ЭСТ. Ҷ.4. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1983; ЭСТ. Ҷ.5. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1984; ЭСТ. Ҷ.6. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1986; ЭСТ. Ҷ.7. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1987; ЭСТ. Ҷ.8. – Душанбе: Сарред. илмии ЭСТ, 1988; Таджикская ССР. Энциклопедия в честь 50-летия. – Душанбе: Глав. научная ред. Таджикской советской энциклопедии, 1974; Таджикская ССР. Энциклопедия в честь 60-летия. – Душанбе: Глав. научная ред. Таджикской советской энциклопедии, 1984; Энциклопедияи хочагии кишлоки Тоҷикистон. Ҷ.1.– Душанбе, 1989; Энциклопедияи Кубодиён. – Душанбе: Позитив-Сераис, 2010; Энциклопедия. Ноҳияи Москва: 50 сол. – Душанбе: Афсона, 1999; Энциклопедия. Ховалинг. – Душанбе: Ирфон, 2001; Энциклопедия. Ноҳияи Муминобод: 80 сол. – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2010; Энциклопедия. Қомусномаи Айн. Ноҳияи Темурмалик. – Душанбе: Шарки озод, 2011; Энциклопедияи Кӯлоб. – Душанбе: Ирфон, 2006; Энциклопедия. Фархор. – Душанбе: Ирфон, 2011; Таджикская ССР за 20 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1949; Таджикская ССР за 25 лет. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1955; Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. – Душанбе, 1964; Сборник статей по истории Советского Таджикистана. – Душанбе, 1978.

<sup>17</sup>Азамов А. Таърихи ташаққули радиои тоҷик. – Душанбе: Матбуот, 2005. – С.7.

использования различных технических средств, а также роль радио в агитации и пропаганды различных идей. По этой причине обращение к этой теме считается благим делом.

История формирования таджикского радио удивительна, и имеется необходимость в её исследовании.

Необходимо отметить, что таджикское радио в течение 75 лет сыграло огромную роль в культурной жизни Таджикистана. Все это время радио было единственным средством, которое входило в каждый дом по отдельности и выполняло и выполняет свою агитационную миссию.

Если посмотреть на таджикское радио конца XX века, программы, которые были подготовлены со стороны работников радио, отражают определённый отрезок времени, где были свои взлеты и падения. В эти годы таджикское радио подготовило и выпустило в эфир огромное количество культурных, исторических, просветительских, воспитательных, нравственных программ. Данные программы смогли воспитывать тысячу своих слушателей в духе патриотизма и национального самосознания.

В течение этих лет в таджикском радио работали лучшие публицисты, репортёры, актеры, режиссёры, музыканты, технические работники, короче говоря, профессионалы своего дела. До сих пор дети, подростки и молодежь помнят театральные постановки, сатирические программы, выступления поэтов и писателей.

У микрофона таджикского радио работали самые лучшие журналисты - дикторы. Лучшие традиции таджикского радио связаны с именами великих представителей таджикской творческой интеллигенции XX века.

Как показывает анализ историографии, информацию об истории появления и развития системы связи в Хатлонской области можно найти в каждом опубликованном произведении данного периода. Но эти сведения имеют эпизодический и определительный характер.

**Связь работы с программами (проектами) и научными темами.** Диссертация выполнена в рамках осуществления научно-исследовательских тем кафедры истории таджикского народа ГОУ «Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава», и охватывает основные пункты государственной стратегии развития науки и инновации на 2011 -2020 годы и Программу развития Республики Таджикистан на 2016-2020 гг. в сфере развития средств связи в рамках исторической науки в Хатлонской области.

### **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Цели и задачи исследования.** Основной целью данной диссертационной работы является комплексный анализ истории развития средств связи Хатлонской области в период с 1924 по 1991 гг. Исследование начинается с 1924 г. дело в том, что в этом историческом году была образована Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика.

1991 год является историческим годом, потому что произошел распад Советского Союза и Таджикистан и таджикский народ приобрел государственную независимость.

Для достижения этой цели необходимо было выполнить следующие **задачи:**



- анализ истории образования, восстановления и развития средств связи Хатлонской области в период 1920-1930 гг.;
- обобщение исследования и публикации исследователей и ученых данной отрасли в период 1920-1930 гг.
- анализ научно-исторических публикаций, посвященных истории развития средств связи Хатлонской области;
- выявление теоретической значимости темы исследования;
- анализ и обсуждение процесса строительства, восстановления и развития средств связи региона (почта, радио, телефон и телеграф);
- исследование о дальнейшем развитии средств связи Хатлонской области в Советский период;
- научный анализ диктует важность средств связи для повышения социально-экономической, культурно-бытовой жизни в Хатлонской области;
- научный анализ Программ и постановления Правительство страны для повышения уровня жизни, обеспечения внутренней безопасности и высокое развитие средств связи региона;
- отражение вклада средств связи в социально-экономической и культурно- политической жизни Хатлонской области.

**Объектом исследования** является деятельность средства связи в Хатлонской области, а также процесс восстановления и развития средства связи данного региона в 1924-1991 гг. XX века при Советской власти.

**Предметом исследования** является выявление степени исследования истории восстановления и дальнейшего развития средства связи, а также строительства объектов связи и видов связи в Хатлонской области.

**Хронология исследования.** Исследование охватывает период с 1924 – 1991 гг. В 1924 году для таджикского народа произошло историческое событие: была образована Автономная Советская Социалистическая Республика Таджикистан. Таджикский народ после длительного времени без государственности приобрел собственную государственность. И в 1991 году Таджикистан, после развала СССР, приобрел и государственную независимость. Если поэтапно оценить процессы строительства, становления и развития средства связи в Хатлонской области, то можно выделить следующее: а) 20 – 30-е годы XX века на территории Хатлонской области в городах сельской местности шел процесс формирования системы связи и её элементов, таких как: почта, радио, телефон и телеграф; б) до 50-х годов продолжалась программа послевоенного восстановления средств связи Хатлонской области; в) в 60-70-е годы XX века были выполнены крупные проекты в области связи г) в 80-е годы XX века продолжалось дальнейшее развитие средств связи в Хатлонской области.

**Теоретические основы методологии исследования.** Автором диссертации в процессе исследования были использованы методы научного изучения истории восстановления и развития основных объектов средств связи Хатлонской области. Особенно, большое внимание уделялось использованию метода научной объективности, как одного из современных научных методов исследования истории и историографии. В качестве основы методологии исследования были использованы комплекс методов, среди которых основную роль играют

исторические методы, такие как сравнительно-исторический и постановочно-хронологический.

В сравнительно-историческом методе развития средств связи Хатлонской области в сравнении с другими областями страны, были использованы свойства и особые методы средств связи региона в управлении государством по отношению к другими отраслями.

Посредством постановочно-хронологического метода были определены границы исследуемой проблемы, а также последовательно была освещена деятельность средств связи региона. И тем самым стал основным теоретическим объективно-критическим фактором по отношению к публикациям исследователей периода независимости.

**Источники исследования.** При исследовании были использованы следующие источники:

- сведения Главного управления архива при Правительстве Республики Таджикистан (в тексте ГУАПРТ);
- сведения Государственного архива новейшей истории Республики Таджикистан (в тексте ГАНИРТ);
- сведения архива Министерства связи Республики Таджикистан;
- сведения из Государственного архива Хатлонской области в г. Бохтаре (в тексте ГАХО в г. Бохтаре);
- сведения из Государственного архива Хатлонской области в г. Куляб (в тексте ГАХО в г. Кулябе);
- сведения из архивов управления «Таджик-почтамт» и «Таджиктелеком» Хатлонской области в городах Бохтаре и Кулябе;
- сведения из действующих архивах в регионах;
- сведения и воспоминания ветеранов отрасли.

Наряду с вышеназванными источниками, как исторические источники были использованы исторические события, журналы и газеты республиканского и областного значения различных периодов, которые непосредственно в своих страницах отражали события тех времен.

Для дополнения и совершенствования полученных исторических сведениях о связи, в качестве источников исследования, были использованы отчёты учреждениях связи и различного рода сообщений из средств массовой информации.

Особенно, в процессе исследования были использованы годовые отчеты региональных управлений «Таджик-почтамт» и региональных средств массовой информации. А также были использованы нормативно-правовые акты, главы из Конституции, законы, решения и действующие законы Республики Таджикистан о связи, Инструкции, Уставы, Государственные программы и т.д. А также источником являлись статистические данные, в том числе, Сборник статистических данных Государственного комитета по статистике, как центрального, так и региональных властей.

**Научная новизна работы** заключается в следующем:

- в виде диссертации с использованием архивных данных предлагается исследование, которое включает в себя проблемы строительства, восстановления и развития средств связи в Хатлонской области;

- оценивая реальное развитие средств связи изучаемого региона в период 1924 -1991 гг., также были установлены и определены особенности проблемы данного периода;

- с позиции суверенного государства тщательно были комментированы проблемы строительства и развития средств связи данного региона страны;

- в диссертации обстоятельно были раскрыты сущности социально-экономических и культурно-бытовых проблем данного региона с учетом современных достижений в области историографической науки, а также анализируется дальнейшее развитие государственных структур в области связи;

- с исторического аспекта вносится ясность на процесс строительства и развития средств связи.

Наряду с этим, диссертант подтверждает свои точки зрения, опираясь на политические, экономические, географические и демографические факты.

В данной диссертации впервые в комплексе на основе исторического плана исследуются процессы строительства, восстановления и развития средств связи в Хатлонской области. Таким образом, в современных условиях считается весьма актуальным исследование проблемы строительства, восстановления и развития средств связи одного из регионов страны.

#### **Основные положения, выносимые на защиту:**

- анализ научной литературы, относящейся к теме исследования, наводит на мысль, что по проблеме строительства, восстановления и развития средств связи в Хатлонской области посвящено огромное количество исследований историков и политологов. Эти исследователи в процессе своих исследовательских работ обращались к множеству первоисточников таких как: архивы, инструкции, партийные решения и другие источники;

- исследовательские работы подтверждают, что процесс строительства, восстановления и развития средства связи в Хатлонской области в годы установления Советской власти в Южном Таджикистане имеет огромное значение для таджикской нации, и в период государственной независимости всесторонне развивалось и в настоящее время превратилась в развитую отрасль;

- отечественные и зарубежные исследователи считают, что процесс строительства, восстановления и развития средств связи играло огромную роль в развитии политической, экономической и культурной жизни Республики Таджикистан;

- в процессе исследования было установлено, что значительно заметна помощь советских специалистов в развитии строительства, восстановления и развития средств связи;

- диссертант пришел к выводу, что особенно процесс строительства, восстановления и развития средств связи в Хатлонской области повысил уровень культурной, экономической, социальной и политической жизни жителей области, и таким образом в стране произошло развитие региона с точки зрения социально-экономической жизни;

- в процессе развития средств связи в регионе были созданы все условия для нормального проживания жителей, улучшились условия жизни, идейно-политическое воспитание, этика и эстетика, и, таким образом, увеличивалось количество культурно-просветительских учреждений.

### **Научно-теоретическая и практическая значимость исследования.**

Диссертация имеет научно-теоретическое и практическое значение и полученные результаты могут реально помочь в научно-исследовательских работах исследователей и историков для выявления путей дальнейшего формирования и развития средств связи.

Основное содержание, выводы, материалы и факты, изложенные в диссертации, могут быть использованы при подготовке сборников о восстановлении и развитии средств связи Хатлонской области в период с 1924 по 1991 гг. А также, данные материалов могут быть использованы при чтении лекций, особенно по дисциплинам «История таджикского народа» и «Историография таджикского народа в период независимости».

Практическое значение диссертации также состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы в научно-исследовательских институтах и гуманитарных кафедрах высших учебных заведений.

Общетеоретические выводы диссертационного исследования позволят глубоко познать необходимость сохранения непрерывности при планировании программ по развитию средств связи страны.

Материалы, приведенные в диссертации, реально освещают актуальные проблемы социально-экономической и культурной жизни страны, особенно средств связи страны.

Выводы и рекомендации в диссертации полезны для решения многих насущных проблем Таджикистана в области строительства и развития современных средств связи.

**Достоверность и обоснованность** выводов диссертационной работы обеспечивается опорой на современные достижения в области истории и историографии; анализом и использованием зарубежного опыта; адекватностью методики исследования его предмету и поставленным задачам; личным участием автора в исследовании архивных материалов; сочетанием и сопоставлением полученных результатов исследования на всех этапах.

**Научная специальность, которой соответствует диссертация.** Диссертация соответствует шифру специальности 07.00.02 – Отечественная история (история таджикского народа).

#### **Личный вклад автора:**

- содержание и основные положения, выносимые на защиту, и результаты, достигнутые в диссертации, являются личным вкладом автора;
- автором были запущены в научный оборот многие архивные материалы и другие источники о формировании и развитии средств связи в Хатлонской области;
- автор лично участвовал в экспериментах, конференциях и в подготовке монографии по теме.

**Апробация и внедрение результатов исследования.** Результаты исследования обсуждались и были озвучены на республиканских, международных научно-теоретических и практических конференциях и других научно-популярных собраниях. Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры истории таджикского народа ГОУ «Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава» (протокол №2 от 28 сентября 2020 г.). А также на заседаниях Ученого совета факультета истории и права ГОУ «Бохтарский государственный

университет имени Носира Хусрава» (протокол №7 от 30 марта 2022 г.) и на заседании отдела новейшей истории Института истории и этнографии Академии национальных наук Таджикистана (протокол №5 от 23 мая 2022 г.).

**Публикации по теме диссертации.** Основные положения диссертации отражены в 20 публикациях автора, в том числе 1 монография, 11 из них были опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте РТ.

**Структура и объем диссертации.** Диссертация состоит из введения, двух глав, четыре параграфов, заключения и списка использованной литературы, 176 страниц компьютерной печати и 341 наименований.

### **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертации, определена степень изученности темы в отечественной и научной литературе, объект, тема, цель и задачи исследования, методологические и теоретические основы, научная новизна, основные положения, предъявленные к защите, теоретическая и практическая значимость исследования. В то же время предусмотрены апробация результатов исследования и структура диссертации.

Первая глава диссертации называется **«Формирование и развитие предприятий почтовой связи и радио в Хатлонской области»** и состоит из двух параграфов.

Первый параграф называется **«Дальнейшее формирование и развитие почтовой связи в районах Хатлонской области»** и исследуется возникновение, дальнейшее формирование и развитие почтовой связи.

В диссертации приводится, что на основе соглашения Берна 9 октября 1874 года был учрежден Всемирный почтовый союз. Всемирный почтовый союз после Всемирного почтового союза электрической связи считается древнейшей организацией мира.

Согласно полученных сведений из источников периода правления Саманидов, внук Сомона Насри II (914-943 гг.) сыграл огромную роль в развитии этой сферы. В период правления Насри II вокруг Регистана Бухары были построены 10 больших зданий. В каждом из них были расположены диваны – центральные управления, одним из которых являлось управления связи.

Начиная с 1925 года, развивается сфера почтовой связи Таджикистана. До тех пор, когда Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика не имела почтовой связи, переписка населения осуществлялась посредством верблюдов и лошадей.

Автор подчеркивает, что одной из отсталых частей Бухарского Эмирата была Восточная Бухара, население которой не имело никакого представления о почте. Только в 1913 году в кишлаке Саройкамар (ныне Пяндж) впервые было открыто отделение почты. Таким образом, одно отделение почты приходилось на территорию 130 тыс. кв. км и население с более 600 тысяч человек. Между Термезом и Саройкамаром почта перевозилась посредством лодок (на реке Амударья). Почта стабильно отправлялась два раза в неделю. В 1924 году в Душанбе было организовано первое отделение почты, которое имело 7 штатных работников и подчинялось Ревкому Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики. В последствии такое отделение было организовано в городе Кулябе. В

1923 году в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе было открыто учреждение военной почты.

Автор пишет, что на основании постановления Ревкома Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики от 22 марта 1926 года «Об учреждении почтовой связи» была открыта новая почтовая магистраль Душанбе – Колхозабад – Кировабад – Куляб (с расстоянием 480 км).

С 1930 года постоянно улучшалась материально - техническая база почтовой связи в республике и Хатлонской области. В годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) было построено 10 зданий для почтовой связи, 7 из которых были расположены в сельской местности. В Хатлонской области для почтовой перевозки широко использовалась воздушная линия. Душанбе – Курган-Тюбе – Куляб В годы первой пятилетки впервые в Хатлонской области почта перевозилась посредством автомашины по магистрали Душанбе – Курган – Тюбе – Саройкамар. В 1938 году в Курган-Тюбе, Кулябе, в Вахшском и Шахритуском районах существовали отделения почтовой связи.

С начала Великой Отечественной Войны до 1 января 1944 года из отделений почтовой связи республики на фронт на защиту Родины были отправлены более 1150 человек, т. е. 61 % из числа работников почты. Кроме того, из управления связи Курган – Тюбе добровольно ушли на фронт почтальоны Азимов С., Сабуров Ш., сортировочники Хусейнов П., Муродов Дж. и другие.

На основе плана развития седьмой пятилетки (1966-1970 гг.) было завершено строительство 10 современных образцовых отделений городской и районной почты, 50 подразделений в Кулябе, Курган-Тюбе, Пяндже, а также в центре Восейского, Колхозабадского, Шахритуского и других районов. В 70-е годы XX века в Кулябе были построены новые здания почты и телеграфа. В учреждения связи Хатлонской области были переданы 50 электромеханических машин «Омега-3» для автоматизация всех финансовых операций в почтово-телеграфных отделениях связи. Количество сетей почтовой связи в 1970 году достигло 583 штук, а в 1980 году – 883 штук, что в 1,5 раза больше предыдущего. В течение пятилетки (1971-1975 гг.) в Хатлонской области широко распространяется периодическая печать и в этом плане нужно особо отметить заслугу «Союзпечати». В соответствии с пятилетним планом в 1971 -1975 гг. оборот товаров «Союзпечати» по сравнению с 1970 годом возрос на 43,5 %. Среди населения все более распространяются газеты и журналы. Таким образом, одним из положительных факторов развития почтовой связи было воссоединение Средней Азии с Россией. В этот же период был учрежден телеграфно-почтовый округ Туркестанского края. В Таджикистане первое отделение почты в южной части республики приступило к своей деятельности в 1929 году в городах Куляба и Курган – Тюбе.

В целом, развитие почтовой службы, оказывая положительное влияние на рост всех сфер региона Хатлонской области, создало благоприятное условие для развития области.

Во втором параграфе первой главы, которая называется «**Учреждение и деятельность сетей радио в Хатлонской области**» отражены деятельность сетей радио в период Советского Союза. Автор отмечает, что на территории Таджикистана до Октябрьской революции (1917 г.) отсутствовала радиосвязь. Только благодаря революции в этом уголке горного края развивались средства связи. Республика

находится в сложном географическом положении, поэтому развитие радиосвязи имеет особое значение. В 1924 году правительство приобрело 5 КВТ-ную радиостанцию. Радиостанцию нужно было привести из Карши в Душанбе, но через труднопроходимые пути и перевалы это дело становилось невозможным. Поэтому для доставки радиостанции в Самарканд были приобретены 50 телег и 80 лошадей, а в Карши подготовили транспорт. В августе 1924 года радиостанция была привезена в Душанбе. Правительство республики приняло срочное постановление, т.е. принять все меры для эксплуатации радиостанции. Работали круглосуточно, и в сентябре 1924 года радиостанция начало свою работу. Постановление Ревкома ТАССР от 18 апреля 1925 года №37 с целью развития радиосвязи в республике радиостанция Душанбе перешла на самофинансирование. За пятилетку (1971-1975 гг.) строительство линии радиорелей Душанбе-Нурек-Яван было завершено к 7 ноября 1971 года. «Говорит – Куляб» – эти слова впервые прозвучали в местном радио. Он информировал население города и области о начале программ радио. В 1934 году в полную мощность начал свою работу радиоузел Куляба. В Кулябском районе в 1952 году в колхозе имени Сталина (ныне имени Амиршоева) был установлен радиоузел. До мая 1952 года 17 колхозов области был радиофицированы.

В 1950 году в Кулябской области существовало 12 действующих радиоузлов, которые были снабжены всем необходимым оборудованием, поэтому на местах уже слушали радио. В ноябре 1936 года был сдан в эксплуатацию радиоузел Шахритусского района. Началось строительство в Балжуванском и Фархарском районах. Несмотря на трудности военного времени, связисты Таджикистана обеспечивали постоянную работу радиоузлов и передатчиков, а связисты группы районов Кулябского региона в годы войны обеспечивали питанием радиоузлов и радиостанций за счет местных гидроэлектростанций малой мощности. За очень короткое время в горном районе Сари-Хосор были построены небольшие гидроэлектростанции. Вся работа была завершена за счет местных ресурсов с минимальной затратой. Также построены собственные гидроэлектростанции в Кызилмазорском, Ховалинском, Муминабадском и Даштиджумском районах. В районах, где проведена полная радиофикация, в 1964 году на 100 человек приходилось следующее количество радиоточек: Восе – 9,7; Куйбышев – 9,2 %; Пяндж – 12,3; Шахритус – 13,1.

В 1960-1962 гг. была построена и сдана в эксплуатацию РРЛ Душанбе – Куляб. По сравнению с 1950-м годом в 3,5 раза увеличились доходы колхозов Чубекского района. В Душанбе, Ленинабаде, Курган–Тюбе, Канибадаме и Ордженикидзабаде установлены аппараты, одновременно принимающие три программы. В 1970-1980 гг. в 1,5 раза увеличилось количество радиоточек за счет 200 радиоточек на 1000 человек в городах и 160 радиоточек сельской местности, чтобы каждая семья, кроме других радиовозможностей имела точку радиослушания в своем доме. В пятилетний период на 31000 штук увеличилось количество радиоточек, в том числе на 24800 штук в сельской местности.

Количество радиоточек достигло с 274,3 тысяча единиц в 1970 году до 561,0 тысяча единиц в 1980 году, в том числе в сельской местности – с 191,1 единиц до 244,6 единиц. Все радиоузлы колхозов с количеством 120 тысяч радиоточек были приняты Министерством связи для обслуживания.

Население республики в 1981 году на руках имело более 840 тысяч радиоприёмников, 200 тысяч из которых было в Хатлонской области. В Таджикистане были задействованы 328 радиоузлов, 115 из них были расположены в Хатлонской области. Были установлены более 390 тысяч радиоточек, и 130 тысяч радиоточек приходились на Хатлонскую область. Трудовые достижения, жизнь трудящихся братских республик отражались в следующих циклах программ: «Соревнование Душанбе – Ашхабад»; «Соревнование Душанбе – Фрунзе»; «Соревнование Таджикистан – Узбекистан»; «В братских республиках».

Площадь деятельности радио огромна и различные его социальные функции. В настоящее время суточный объем радиослушивания республики совместно с областными комитетами составляет 33,5 часов.

Таким образом, хотя радио появилось в Европе в конце XIX, в Таджикистане оно появилось в 20-е годы XX века. Сети радиосвязи в Хатлонской области были организованы в 1929 году. На местах они были единственным центром радиослушанием, но технически не были совершенными и не имели необходимых оборудований и средств. Радио Хатлонской области напоминало саженеца, которые пускает корни и расцветает, поэтому радиофикация в Хатлонской области с первых дней была одной из актуальных проблем того времени.

Таким образом, в первой главе исследовалась история восстановления и развития почтовой связи и радиосетей. В связи с этим, можно заключить, что именно развитие почтовой связи и радиофикации в Хатлонской области в 30-ые годы XX века стало причиной экономического, политического и социально-культурного роста региона.

Вторая глава диссертации – **«Развитие телеграфной и телефонной связи в Хатлонской области»** состоит из двух параграфов.

Первый параграф называется **«Роль телеграфа как средства связи в социально-экономической и культурной жизни области»**, где проводится научное исследование возникновения, формирования и дальнейшего развития телеграфной связи.

Автор отмечает, что в 1922 году было организовано Военное управление связи Бухарской Народной Советской Республики. При новом управлении было учреждено отделение телеграфной связи. Для развития телеграфной связи было выделено 100 тысяч рублей. Таким образом, в 1924 году предприятия средств связи непосредственно подчинялись военному управлению.

Во время гражданской войны батальон связи XIII стрелкового корпуса начал строительство телеграфной линии Карши – Душанбе.

В начале была организована связь «Гелио». Днем сигналы передавались посредством зеркал, а ночью с помощью ламп Магнена и Цейса. Телеграфная связь поддерживалась на расстоянии 40 км, затем приступили к созданию проводной телеграфной связи.

В диссертации приводится, что телеграфный провод в 1925 году в Кулябском направлении проходил посредством старой дороги Куляб через Янгибазар, Нурек, Кангурт, Бальджуван, Ховалинг и Муминабад. Впоследствии к этому направлению были подключены Джиликуль, Яван и Курган– Тюбе. Этот провод был продолжением линии пограничной связи Термеза с Кабадияном. Таким образом, линии Душанбе стало легче и её завершающей линией был Джиликуль С 1925 года началось широкое



развитие телеграфной связи. Революционный комитет Таджикской автономной Советской Социалистической Республики считал первостепенной задачей проведения телеграфной линии в направлении Джиликуль - Саройкамар (85 км), Саройкамар – Куляб (96 км), которая имела важное экономическое и политическое значение для республики. Правый берег реки Пяндж в то время считался единственной экономической зоной. Саройкамар в соответствии со своим расположением, как экономический центр, объединял на северо-востоке от Куляба до Бальджувана и на северо-западе от Курган-Тюбе до Джиликуля. Многие эти точки находились в хлопкосеющих районах.

Автор пишет, что в декабре 1924 года в Кангурте басмачами разрушено 18 км телеграфной линии и брошено в реку Вахш. Значительные разрушения наблюдаются на участке Яван-Файзабад-Оби Гарм и других местностях. В 1924 в первые были открыты два отделения связи в Душанбе и Кулябе. В годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) в Таджикской АССР уделялось особое внимание строительству средств связи и телеграфа. До налаживания технических средств связи между Кулябом, Душанбе и Курган-Тюбе основную роль играл транспорт. Была организована постоянная связь с центром через Куляб, Курган-Тюбе и Душанбе. До 30-ых годов телеграфная линия через Саройкамар, Фархар и Чубек достигала Куляба. Городской телеграф в те годы в своем распоряжении имел такие аппараты, как «Морзе» и «Клопфер».

В диссертации приводится, что известный французский изобретатель и механик Клод Шапп изобрел «флаговый телеграф». Это стало средством роста телеграфа. 196 рисунков он принял 76, которые были рисунками букв, цифр и орфографических знаков. В 1774 году между Парижем и Лиллем была построена первая телеграфная линия. Позднее появился электрический телеграф. В 1753 году Лейпцигский физик Винклер открыл состояние передачи электричества посредством проводов. Другой ученый Ханс Кристиан Эстерд в 1830 году впервые предложил свой электромагнитный опыт по совершенствованию электрического телеграфа. Известный французский физик и математик Андре Мари Ампер дал полезные советы по его использованию в телеграфе. Русский ученый П.Л. Шиллинг в 1832 году открыл маятниковый аппарат телеграфа. Его изобретение оказало большую услугу для дальнейшего совершенствования телеграфного аппарата.

Позднее немецкий ученый физик Вильгельм Вебер и математик Карл Гаусс создали копию телеграфа русского ученого Шиллинга и заявили, что это первое открытие в телеграфе. Однако, после доказательства копии телеграфа Шиллинга они отказались от своих претензий. После изобретения телеграфа Шиллингом исследования ученых Уитсона, Кука, Гаусса и Вебера больше не имели никакого значения. Возникли факторы требующие открытия новых исследований.

Изобретатель Самюэль Финли Бриз Морзе предложил копию современного телеграфа телеграфной азбукой. Телеграфный аппарат Самюэля Морзе был создан из древесины и металла. Для совершенствования телеграфа русский ученый, академик Борис Якоби в 1844 году впервые изобрел маятниковый телеграф, который работал электромагнитной силой. В 1846 году американский ученый Р. Хаусс изобрел состав личного телеграфного аппарата. В 1906 году между США и Китаем завершилось строительство подземного кабеля телеграфной связи. В 1939 году появилась копия

международного кода Морзе. Изменения введены только в знаках препинания и до 1960 года использовались в сфере железных дорог.

В 1865 году был создан телеграфный печатный аппарат русского ученого профессора Д. Юза (1831-1900) между Москвой и Санкт-Петербургом, состоявшем из 28 черных и белых кнопочек. За час аппарат мог отправить 10800 знаков (букв и цифр) на расстояние 600-800 км. Телеграфный аппарат Морзе отправлял только точки и тире. Многократно используемый телеграфный аппарат французского изобретателя Бодо Жан (с.1845-1903) более всего применялся на железных дорогах. Телеграфный звук, принимающий аппарат Клопфера, работал по азбуке Морзе со скоростью 3000 слов в час.

Автор пишет, что в январе 1927 года была сдана в эксплуатацию новая телеграфная линия Джиликуль – Саройкамар. Дальнейшее развитие телеграфной связи республики приходится на годы первой пятилетки (1928-1932 гг.). На участке Саройкамар – Фархар – Чубек – Куляб было запланировано проведение 136 километровой линии на сумму 260 тысяч рублей. А на участке Душанбе – Куляб и Душанбе - Оби Гарм было запланировано возобновление линии и проведение телефонного провода. До 1947 года все учреждения телеграфной связи работали со старыми аппаратами типа Морзе, Юза, Клопфер и Бодо. В 1961 году был завершён перевод всех телеграфных аппаратов на аппарат типа СТА – 2М, в том числе на телеграфный абонентный аппарат. Станция АТА-М установлена в Кулябе и Курган-Тюбе. Количество учреждений связи, которые завершили в 1963 году операции по связи, составляло 366 единиц, в том числе 244 единиц в сельской местности. Заметно возросло количество сетей абонентского телеграфа в Кулябе и Курган-Тюбе.

Таким образом, исследование определило, что телеграфная связь возникла во второй половине XIX века в Европе, а в конце XIX века в Бухарском Эмирате (1884 г.). В Таджикистане телеграфная связь появилась в 1925 году. Именно в результате учреждения и развития телеграфной связи в регионе улучшилась связь между столицей края и южными регионами, что стало причиной развития культурной и политической жизни региона.

Второй параграф второй главы называется **«Учреждение и развитие телефонной связи»**. Развитие телефонной связи в Таджикистане после становления Таджикской АССР началось в октябре 1924 года. До этого периода на территории Таджикистана и вовсе не существовало телефонной связи.

Автор подчёркивает, что в 1924 году Душанбе был соединён с Бухарой, Кулябом, Джиликулем – Курган-Тюбе посредством четырёх телеграфных линий. В 1927 году были завершены работы по оснащению и установке телефонных аппаратов, а также телефонной связи на основе телеграфного провода по следующим маршрутам Таджикской АССР: Душанбе –Файзабад-Куляб-Файзабад- Гарм; Душанбе-Курган-Тюбе-Джиликуль; Джиликуль-Саройкамар. В 1928 году Курган-Тюбинская и Кулябская области для строительства 100 телефонных станций выделили по 800 рублей для каждой из них. Такие средства для развития телефонных станций выделили также и в других городах. С 1931 года начинается установка телефонов в Кулябе, Душанбе и Пархаре, а также в зерносеющих совхозах «Дангара» и «Вахш». Два телефона были установлены в поселке городского типа Джиликульского района. В 1932 году были сданы в эксплуатацию новые линии телефона по маршруту Курган-Тюбе – Оксу- Дангара (33 км), Курган-Тюбе – Тугалон (10 км). Были заменены 532

столба по маршруту Гарм-Вандж-Кангурт-Ховалинг-Куляб-Саройкамар. Таким образом, 14 центров районов непосредственно связывались телефоном с центром области.

В 1935 году начала работу телефонная линия по маршруту Душанбе – Пяндж, Душанбе – Куляб-Ховалинг, полностью перестроена телефонная станция Джиликуля. В 1940 году в Курган-Тюбе существовало 200 телефонных станций, а в Яване – 30.

В 1948 году высоковольтные линии были установлены на участке Душанбе – Куляб. В Джиликульском районе на 100 человек приходится 1 телефонный аппарат, в Коммунистическом районе – 0,4, в Кабадияне – 0,5 и в Вахше – 0,6. В 1971-1975 гг. было завершено строительство телефонных станций и расширение существующих станций, в частности в районах Хатлонской области: в Восе построены 800, Яване - 1000, Курган-Тюбе-2000, в Колхозабаде- 1200, Кулябе – 800, Вахше – 1000. Это добавило количество телефонов для обслуживания народного хозяйства и населения. В целом подвергнуты исследованию вопросы дальнейшего формирования и развития телеграфной и телефонной связи. Результаты исследования определили, что формирование и развитие средств телеграфной и телефонной связи оказало огромное влияние на развитие сфер экономики, социальности, политики и культуры изучаемого региона. Поэтому в сетях средств информации важнейшее место занимает телефонная и телеграфная связь. До революции не было линии связи. Именно формирование телеграфной и телефонной связи становится важнейшим фактором социально-экономического развития исследуемого региона.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации. Средства связи возникли ещё в эпоху государственности Саманидов и имеют тысячелетнюю историю. За это время некоторые личности внесли достойный вклад в развитие средств связи. Однако в данной диссертации мы подвергли изучению только часть её истории, которая охватывает 1924-1991 годы.

Возникновение системы современных средств связи приходилось на тяжёлые годы гражданской войны. Несмотря на все эти трудности, с установлением Советской власти в течение очень короткого времени были построены объекты современных средств связи. Важнейшим шагом в этом направлении стало учреждение таджикского радио в г. Душанбе. В дальнейшем оно превратилось в крупный центр связи не только в Таджикистане, но и в Средней Азии [1-А, 2-А, 3-А, 14-А].

Учреждение системы современных связей в Хатлонской области приходилось на период установления Советской власти и первыми связистами в этом регионе были именно военные связисты Советской Армии. Однако для дальнейшего развития средств связи препятствием была гражданская война и борьба с басмачеством, которые становились на пути всяких новшеств Советского государства. После разгрома басмачей Советское государство в ряду первых задач поставило строительство объектов средств связи [2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 11-А, 12-А].

Средства связи в Хатлонской области Республики Таджикистан стремительно развивались в годы Советской Власти. А в годы независимости средства связи в исследуемом регионе еще больше упрочили свое положение на основе развития современных технологий [3-А, 15-А, 16-А, 17-А].

Прежде всего, нужно отметить, что радио и другие научно-технические достижения в Таджикистане и Хатлонской области произошли благодаря установлению Советской власти в стране. История появления радио в Хатлонской области приходится на 20-ые годы XX века [1-А, 3-А, 4-А].

Работники сферы связи Хатлонской области своей деятельностью испытывали не мало трудностей. Можно сказать, что в этом регионе под влиянием антисоветских движений были уничтожены все средства связи. История средств связи этого региона связана с историей борьбы за Советскую власть. С начала 20-ых годов XX века в этом регионе военные связисты всегда находились в авангарде борьбы за строительство объектов средств связи [7-А, 8-А, 9-А, 10-А].

В 20-30-е годы XX века Революционный комитет Таджикской АССР, уделял особое внимание проблеме радиосвязи городов Курган-Тюбе и Куляба. И в связи с этим было принято постановление об установке высоковольтных станций на линиях Душанбе-Курган-Тюбе и Душанбе – Куляб. Постановление обязало управление Совета труда и обороны (СТО) срочно установить радиосвязь с городами Курган-Тюбе и Кулябе. Для выполнения постановления Правительства Таджикской АССР в сфере организации радиосвязи с городами Курган-Тюбе и Кулябе работники связи установили постоянную связь с городом Душанбе. И радиосвязь действовала 3 часа в сутки [2-А, 3-А, 7-А, 17-А].

Методологические особенности этой работы создают новые возможности для синхронных исследований истории Таджикистана. История средств связи Таджикистана наравне с другими исследованиями исторической науки, изучающие отдельные сферы развития Таджикистана в Советский период, расширяют знания об этом периоде и создают новые факты и цифры.

Анализируя историю средств связи Советского периода Таджикистана на примере Хатлонской области, необходимо напомнить и о вкладе специалистов Советского Союза. Несомненно, роль Советской власти русского народа в образовании и развитии средств связи считается самым главным фактором. Без этого строя и без помощи русских специалистов невозможно было выполнить эти задачи [3-А, 5-А, 16-А].

В 70-80-е годы XX века завершилось полное обеспечение средств связи местными кадрами и в эти годы начались исследования таджикских ученых относительно изучения средств связи страны. В годы первой пятилетки в Хатлонской области впервые появилась телефонная и телеграфная связь. К тому же коренным образом изменилась система работы сферы связи. Поэтому вся политика государства направлена именно на дальнейшее развитие сферы связи [8-А, 9-А, 11-А, 16-А].

Государственная политика в сфере связи также наладила подготовку высококвалифицированных кадров. В 50-ые годы в Таджикистане начал свою деятельность Политехнический институт. Открытие этого института сыграло огромную роль в деле подготовки кадров для этой сферы. В 60-70-ые годы была полностью решена проблема обеспечения системы средств связи Таджикистана местными кадрами. Наравне с этим, в училище связи Таджикистана готовили работников среднего звена. Их роль также огромна в развитии связи [3-А, 4-А, 16-А, 17-А].

Исследование данной диссертации определило, что историю отрасли связи нужно изучить только в рамках истории общества и политики государства, так как

развитие средств связи имеет тесную связь с отношением государства к этой сфере. Изучая историю сферы связи в Хатлонской области Республики Таджикистан, мы заключили, что исследование этой темы способствует развитию исторической науки и особенно истории сферы средств связи Таджикистана и обогащает историю этой отрасли, с научно-сопоставительной точки зрения подвергнута анализу научная актуальность темы диссертации, её историческая связь с политической системой, советским строем управления [3-А, 4- А, 16-А, 17-А].

Наравне с этим в диссертации исследованы историческая квалификация средств связи, методология анализа, сопоставления периодов развития на основе архивных материалов, исторические факты и воспоминания участников в период 1924 -1991 гг. в рамках истории Таджикистана. Также определено, что расположение кишлаков, сёл, районов и других социальных пунктов являются основным фактором развития средств связи региона [1-А, 2-А, 4-А, 7-А, 11-А, 18-А].

Важную роль в диссертации играет анализ источников и научных работ ученых, посвященных сфере связи и её истории. Это направление, как методологический аспект, занимает важное место в степени изученности темы. В этом ключе можно использовать произведения таких ученых, как Азимов А., Абулхаев Р.А., Н. Хотамов, Джураев А., Иркаев М., Николаев Ю., Шарипов Я., Кабиров Х., Медведев Н.И., Ходжазод С., Саидзода О., Сайко В., Джураева М., Шарипов Дж.Х., Абдурахмонов З.Ф. и другие. Значение этого исследования проявляется также в сборе архивных материалов, так как весь логический анализ обоснован точными фактами из архивных сведений. В диссертации для выполнения поставленной задачи проанализированы такие политические события, как установление Советской власти, период преследований в годы Великой Отечественной Войны и их влияние на политику государства в сфере связи.

Анализируя историю образования, развития и подвига работников сферы связи в Хатлонской области мы пришли к следующим выводам:

- установление Советской власти в Хатлонской области – первый фактор образования современных средств связи, так как после установления Советской власти начинается деятельность учреждений связи области;
- важнейшим периодом истории средств связи Хатлонской области считается период формирования местных кадров, который начался с 50 – х годов, а к работе привлекались первые специалисты сферы связи за счет местного населения;
- на последнем периоде истории связи СССР – в 70-80 годы XX века средства связи области были обеспечены современной техникой. В этот период за счет местных кадров пополнилась сфера связи области;
- история средств связи области, опыт и подвиг связистов прошлой эпохи будут служить как путеводитель и вдохновитель будущей деятельности для нынешних специалистов.

В диссертации подвергнута анализу политика Советского государства в деле обеспечения Хатлонской области высококвалифицированными кадрами в сфере связи и формирования сферы средств связи данного региона за счет местных специалистов. В этом направлении было определено, что массовое вступление специалистов в систему связи началось только в 50-80-ые годы XX века, так как в этот период была эффективно налажена система подготовки кадров сферы связи в университетах и училищах связи. Поэтому в диссертации в отдельной части

исследована вклад специалистов в сфере связи. Было определено, что местные специалисты вносили достойный вклад в данную сферу [2-А, 4-А, 5-А, 7-А].

Все исследования в диссертации, аспекты возникновения первых учреждений средств связи в Хатлонской области, развитие данной сферы в 30-40-ые годы XX века и в послевоенные годы 50-70-ые годы XX века, политика СССР в период 1970-1991 гг. привели к тому, что положен огромный научный фундамент для дальнейшего развития сферы связи в Республике Таджикистан и приобретение большой славы [1-А].

В годы независимости ещё более улучшилось развитие средств. История установления, развития средств связи Хатлонской области Республики Таджикистан в 30-80-ые годы XX века имеет огромное историческое значение для дальнейшего развития всех сфер изучаемого региона.

### **1. Рекомендации по практическому использованию результатов**

Обобщая изученные материалы по теме «Становление и развитие средств связи в Хатлонской области Таджикской ССР (1924 – 1991 гг.)» проработали некоторые предложения, которые будут способствовать росту сферы связи и её дальнейшему изучению. Сегодня для более успешного развития и совершенствования средств связи Хатлонской области Республики Таджикистан предлагаем следующее:

1. Для обеспечения населения современными средствами связи и улучшения качества работы средств связи Хатлонской области необходимо принять государственную программу.

2. Для повышения роли средств связи региона нужно использовать все существующие ныне ресурсы.

3. С целью совершенствования сетей связи необходимо привлечение зарубежной инвестиции для финансирования средств связи области.

4. Для рационального использования современных оборудования связи и роста качества работы средств связи необходимо заключить договора с соседними государствами, мобильными компаниями, а также отечественными и зарубежными предпринимателями

5. Создание благоприятных условий для отечественных и зарубежных инвесторов.

6. Эффективное использование внутренних возможностей страны для прогресса в сфере связи.

7. Укрепление соответствующего положительного взаимовыгодного сотрудничества.

8. Усиление государственного контроля с целью обеспечения безопасности сферы средств связи.

9. Результаты диссертационного исследования показали, что несмотря на все усилия Правительства Республики Таджикистан в деле обеспечения сферы связи кадрами, до сих пор в Хатлонском регионе ощущается нехватка специалистов в сфере связи. Нехватка кадров наблюдается в отдаленных горных районах, в частности в Бальджуване, Ховалинге, Муминабаде, Шамсиддине Шохине, Темурамалике, в некоторых частях Дангары, так как население вышеупомянутых районов проживает в труднодоступных местах.

**Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора:**

**I. Монография**

[1-А]. Курбонов М.М. Ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлони ҶШС Тоҷикистон (солҳои 1924 – 1991) / М.М. Курбонов. – Душанбе: Ирфон, 2022. – 185 с. ISBN978-99975-76- 37-8

**II. Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан**

[2-А]. Курбонов М.М. Развитие средств связи Хатлонской области в предвоенные годы (1933-1940 гг.) // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – №8. – С.99-104.

[3-А]. Курбонов М. М. Истории становления и развития средств связи Хатлонской области Республики Таджикистан в 20-е годы XX века // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – №9. – С.110-114.

[4-А]. Курбонов М.М. К истории средств связи Южного Таджикистана // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – №9. – С.127-132.

[5-А]. Курбонов М.М. Развитие телеграфа в Хатлонской области РТ // Изв. АН РТ, отд. общ. наук. – 2018. – №4. – С.50-54.

[6-А]. Курбонов М.М. Развитие телевидение в Таджикистане и его южных районах (1960-1990 гг.) // Вестник ТНУ. – 2019. – №4. – С.101-105.

[7-А]. Курбонов М.М. Ташкилбӣ ва барқароршавии алоқаи почта дар вилояти Хатлон дар солҳои 20-уми асри ХХ // Паёми ДМТ. – 2020. – №9. – С.127-132.

[8-А]. Курбонов М.М. Рушди минбаъдаи алоқаи почта дар солҳои 1930-1980-ум дар вилояти Хатлон // Паёми ДМТ. – 2020. – №10. – С.148-152.

[9-А]. Курбонов М.М. Ташаккул ва рушди алоқаи почта дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1930-1980) // Муаррих. – 2020. – №4. – С.57-63.

[10-А]. Курбонов М.М. Рушди васоити алоқаи вилояти Хатлон дар солҳои соҳибистиклолӣ // Паёми ДМТ. – 2021. – №7. – С.82-87.

[11-А]. Курбонов М.М. Заминаҳои таърихӣ рушди алоқаи почта дар вилояти Хатлон (с. 30-70-уми а. ХХ) // Паёми ДМТ. – 2022. – №5. – С.102-107.

[12-А]. Курбонов М.М. Рушди васоити алоқаи вилояти Хатлон дар солҳои соҳибистиклолӣ // Муаррих. №4 (32) – 2022. – С.19-25.

**III. Статьи, опубликованные в других изданиях**

[13-А]. Курбонов М.М. Ш. Шотемур – инициатор создания самостоятельного государственного объединения таджиков // Маводи конфронси илмӣ-назариявӣ ҷумҳуриявӣ таҳти унвони “Нақши Қаҳрамони Тоҷикистон Ш. Шохтемур дар таҳкими давлатдорӣ миллӣ”, ДАТ ба номи Ш. Шохтемур, ш. Душанбе. – 2018. – 9-10 февр. – С.99-103. (хаммуаллиф).

[14-А]. Курбонов М.М. Формирование почтовой связи со времен Империи Саманидов до начало ХХ в. в Хатлонской области РТ // Международная научно-практическая конференция на тему: “Роль науки в

развитии социума: теоретические и практические аспекты”, Центр системного анализа, г. Санкт-Петербург. – 2018. – 9-10 февр. – С.56-58.

[15-А]. Қурбонов М.М. Восстановление и развитие почты в Хатлонской области РТ в 30-е гг. XX века // Сб. научных статей по итогам Национальной научно-практической конференции на тему «Парадигмальный характер фундаментальных и прикладных научных исследований, их генезис», Центр Системного Анализа, г. Санкт-Петербург. – 2019. – 29-30 марта. – С.46-48.

[16-А]. Қурбонов М.М. Становление и развитие средств связи южных районов Таджикистана (1930-1940 гг.) // Материалы международной научно-теоретической коференции в честь 28-летие Государственной Независимости РТ, 25-летие принятия Коституции РТ и 22-летие Национального согласия на тему “Глобализация и диалог культуры в современном этапе”, БГУ им. Носира Хусрава, г. Бохтар. – 2019. – 17-18 мая.

[17-А]. Курбонов М.М. История становления и развития средств связи Хатлонской области в 20-е гг. XX века // Вестник БГУ им. Носира Хусрава. Серия общественных наук. – 2019. – №3/1(61). – с.102-107.

[18-А]. Курбонов М.М. Становление и развитие телеграфа и телефона в районах Вахшской долины Таджикистана // Вестник БГУ им. Носира Хусрава. Серия общественных наук. – 2019. – №3/3(67). – С.52-58.

[19-А]. Курбонов М.М. Пайдоиши алокаи телеграф навгонии хаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон. – Паёми ДДБ ба номи Носири Хусрав. – 2022. – 3/2(100) – С.102-107.

[20-А]. Қурбонов М.М. Таъсис ва инкишофи алокаи телефонӣ дар Тоҷикистон. – Паёми ДДБ ба номи Носири Хусрав. – 2022. – 3/2(100). – С.112-117.



## АННОТАТСИЯ

**ба диссертатсияи Қурбонов Меҳрубон Мирзоевич дар мавзуи «Ташаккул ва рушди воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлони ҶШС Тоҷикистон (солҳои 1924 – 1991)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.02 – таърихи ватанӣ.**

Диссертатсияи номзодии Қурбонов Меҳрубон Мирзоевич ба яке масъалаҳои мубрами таърихи халқи тоҷик – ба таърихи рушд ва иккишофи воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон бахшида шудааст. Таърихи алоқа қисми ҷудонашавандаи таърихи ҷомеа мебошад, зеро вай дар худ рушду инкишофи илм, ихтироёкорӣ, ҳолати барқароршавӣ ва рушди минбаъдаи воситаҳои алоқаро таҷассум мекунад. Мавзуи таърихи соҳаи воситаҳои алоқа дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми муҳими таърихи алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад ва аз ин лиҳоз таҳқиқи ин мавзӯӣ на танҳо дар пешрафти илми техникӣ, балки барои ғанӣ гардонидани таърихи Тоҷикистон мусоидат мекунад. Тадқиқоти таърихи воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон аз ҷиҳати хронологӣ аз давраи ғалабаи Инқилоби сотсиалистии Октябр – дар соли 1917 оғоз гардида то солҳои 90-уми асри ХХ – ро дар бар мегирад. Ба характери байнифаннӣ доштани худ нигоҳ накарда, мавзуи мазкур барои таҳқиқи илми таърих ва соҳаи алоқа аҳамияти калон дорад.

**Хусусияти таърихии рисола** дар он зоҳир мегардад, ки дар он муаллиф омузиши мавзӯро давра ба давра аз нуқтаи назари хронологӣ таҳлил кардааст. Дар рисола бунёд, барқароршавӣ ва рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон ва инчунин инкишофи минбаъдаи воситаҳои алоқа дар солҳои то соли 1990 нишонрас гардидааст. Дар баробари омузиши хронологии мавзӯӣ, муаллиф сиёсати давлатии таъмини соҳаи алоқа бо мутахассисони маҳаллӣ дар вилояти Хатлонро низ мавриди таҳлил қарор медиҳад. Вобаста ба ин муаллиф кушиш намуд, ки саҳми сокинони вилояти Хатлонро дар инкишоф ва пешрафти воситаҳои алоқа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода, инро бо сиёсати Давлати Шуравӣ дар соҳаи илм мансуб меҳисобад. Дар асоси ин пешрафтҳо муаллиф таҳлили муқоисавӣ бо давлатҳои минтақаи Осиёи марказӣ гузаронида фарқияти таърихии онро бо факту рақамҳо рӯйи кор меорад.

Рушди воситаҳои алоқаи вилояти Хатлон дар солҳои охири Иттиҳоди Шуравӣ ба он овард, ки вилояти Хатлон пурра аз мутахассисони маҳаллӣ таъмин шуда, ба арсаи алоқаи замони муосир кадам гузошт.

**Калидвожаҳо:** вилояти Хатлон, воситаҳои алоқа, почта, радио, телефон, телеграф, объекти алоқа, болоравии ҳаёти иқтисодӣ-иҷтимоӣ, рушди ҳаёти маданӣ-маишӣ, мутахассисони маҳаллӣ, тарбияи ғоявӣ-сиёсӣ.

## АННОТАЦИЯ

**на диссертацию Курбонова Мехрубона Мирзоевича по теме «Становление и развитие средств связи в Хатлонской области Таджикской ССР (1924 – 1991 гг.)», представленная на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная история.**

Кандидатская диссертация Курбонова Мехрубона Мирзоевича посвящена одной из важнейших тем таджикской истории – истории становления и развития средств связи. История связи является неотъемлемой частью истории общества, поскольку она объединяет в себе развитие средств связи. История развития связи на территории Хатлонской области составляет важную часть истории развития средств связи, поэтому изучение данной темы важно не только для отрасли науки о связи, но и для развития исторической науки Таджикистана в целом.

Исследование темы развития средств связи на территории Хатлонской области в хронологическом порядке охватывает период после победы Октябрьской революции с 1917 года по 90-ые годы XX века. Несмотря на междисциплинарность данной темы, она имеет большое значение, как для исторической, так и для технической наук. Исторический характер диссертации отражается в том, что автор анализирует изучение предмета с хронологической точки зрения. Автор приводит исторический анализ развития средств связи, начиная с 1924 года и показывает героизм работников средств связи в их борьбе против захватчиков в годы ВОВ и в области до 1990 года. Наряду с хронологическим порядком исследования, автор также приводит факты относительно роли государственной политики в обеспечении отрасли связи национальными кадрами. В связи с этим автор анализирует роль Советского Союза в налаживании подготовки национальных кадров по Хатлонской области. Автор приводит в диссертации сравнительный анализ развития средств связи Таджикистана с другими регионами внутри республики и Центральной Азии. Развитие средств связи в Хатлонской области в последние годы существования Советского Союза привело к тому, что Хатлонская область была полностью укомплектована местными специалистами и вошла в сферу современной связи.

**Ключевые слова:** Хатлонская область, средства связи, почта, радио, телефон, телеграф, объекты связи, подъем социально-экономической жизни, развитие культурно-бытовых услуг, местные кадры, идейно-политическое воспитание.

## ANNOTATION

**Tor the dissertation of Kurbonov Mehrubon Mirzoevich on the topic “The history of the formation and development of communications in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan (1924-1991)”, submitted for the degree of Candidate of Historical Sciences in the specialty 07.00.02 – domestic history.**

The PhD thesis of Kurbonov Mehrubon Mirzoevich is devoted to one of the most important topics of Tajik history – the history of the formation and development of communications. The history of communication is an integral part of the history of society, since it combines the development of communication means. The history of the development of communications in the Khatlon region is an important part of the history of the development of communications, so the study of this topic is important not only for the branch of communication science, but also for the development of the historical science of Tajikistan as a whole. The study of the topic of the development of communications in the Khatlon region, in chronological order, covers the period after the victory of the October Revolution – from 1917 to the 90s of the XX century.

Despite the interdisciplinarity of this topic, it is of great importance for both historical and technical sciences. The historical nature of the dissertation is reflected in the fact that the author analyzes the study of the subject from a chronological point of view. The author provides a historical analysis of the development of communications since 1924 and shows the heroism of communications workers in their struggle against the invaders during the Second World War and in the region until 1990. Along with the chronological order of the study, the author also provides facts about the role of state policy in providing the communications industry with national personnel. In this regard, the author analyzes the role of the Soviet Union in establishing the training of national personnel in the Khatlon region. The author presents in his dissertation a comparative analysis of the development of communication facilities in Tajikistan with other regions within the republic and in Central Asia. The development of communication facilities in the Khatlon region in the last years of the existence of the Soviet Union led to the fact that the Khatlon region

**Keywords:** Khatlon region, means of communication, mail, radio, telephone, telegraph, communication facilities, the rise of socio-economic life, the development of cultural and household services, local personnel, ideological and political education.